



Султони Ҳамад

# **Низъ, терроризм ва рисонати рӯзноманигорон**



Душанбе - 2007

**Султони Ҳамад**

**НИЗОЪ, ТЕРРОРИЗМ  
ВА РИСОЛАТИ РЎЗНОМАНИГОРОН**

**Душанбе - 2007**

ББК 76.1+66.4(0)

С-90

Китоб аз тарафи Маркази матбуотии ҷумҳурияйӣ ба табъ расидааст. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе кӯч. Беҳзод 20/1., тел/факс: (99237) 227-41-40, Почтаи электронӣ: [info@presscenter.tj](mailto:info@presscenter.tj))

Дар чаҳорҷӯбаи Лоиҳаи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Барномаи рушди СММ бо дастгирии молиявии Агентсия Швейцария оид ба ҳамкорӣ ва рушди байнамилалӣ (SIDA) нашр гардидааст.

Султони Ҳамад. Низъ, терроризм ва рисолати рӯзноманигород.  
(Маҷмӯаи мақолаҳо)

© Маркази матбуотии ҷумҳурияйӣ, 2007

© Барномаи рушди СММ дар Тоҷикистон, 2007

© Султони Ҳамад, 2007

## Сухан дониста гӯ...

Таҳаввулоти охири ҳаёти сиёсӣ ва низомии ҳамсоякишварҳои мо авзоро дар минтақа хеле ҳам ташвишовар намуд. Вале бештари нигарониҳои мардуми Тоҷикистон аз он аст, ки дар вақтҳои охир ба иллати даргириҳо дар баъзе аз манотиқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар муносибатҳои байнидавлатии мамлакати мо ва ин кишвари ҳамсоя як сардии номатлубе ворид шудааст.

Ҳарчанд ҳукуматдорони мо дар ҷавоб ба даъвоҳои ҷониби Ӯзбекистон дар бораи он, ки гӯё размандаҳои мухолифи давлати Ӯзбекистон аз ҳудуди Тоҷикистон вориди ҳоки Ҷумҳурии Ӯзбекистон мешудаанд далелҳои қотеъву раднашаванд оварда исбот кардаанд, ки он даъвоҳо ва айбӯйҳо беасосанд, вале боз ҳам баъзе аз расонаҳои ҳабарии ин ва кишварҳои дигар чунин дурӯғбоғиҳову фитнаандозиҳои ҳудро идома медиҳанд.

Маълум аст, ки ҳадаф аз ин дурӯғпардозиҳову дасисабозиҳо ворид кардани ҳалал дар равобити ҳасанаи ин ду кишвар аст. Аз ин рӯ вазифаи ҳар як фарди ҷомеаи Тоҷикистон новобаста ба миллату мазҳабу ақидаашон аз он иборат аст, ки ин лаҳзаи ҳассосро ба хубӣ дарк карда, сайъу кӯшиш ба ҳарҷ бидиҳанд, ки душманони Тоҷикистону Ӯзбекистон дар расидан бо ин аҳдофи палиди ҳуд ноком бимонанд. Махсусан дар ин вазъияти сарнавиштсоз рӯзноманигородон ва дигар кормандони васоити аҳбори умум бояд масъулияти хеле ҳам баландро эҳсос намоянд. Суханони онҳо бояд ҳаққонӣ, мунсифона ва танҳо барои ислоҳи кор гуфта шуда бошад. Танқиди онҳо созанда ва холӣ аз кинояву таҳқир, пичингу дашном бошад. Ба ҳусус ба иззати нафс ва ҳуввияти намояндагони миллати бегона набояд расид. Ин нукта барои кишваре, ки тоза аз ҷанги шаҳрвандӣ берун шудааст, хеле муҳим аст. Шукри Худо, ки ин талабот то андозае дар матбуоти мо риоя мешавад.

Вале мутаассифона дар ҳафтае, ки гузашт ҳодимони ду ҳафтаномаи бонуфузи ҷумҳурий дар ҷои намоёни нашрияҳои ҳуд матолиберо дарҷ кардаанд, ки гумон мекунам боиси малоли хотири бародарони ӯзбек

шуда метавонад. Ба ҳар ҳол агар чунин матлаб дар саҳифаҳои рӯзномаҳои Ӯзбекистон чоп мешуд ва ман онро ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон ё худ шаҳрванди тоҷикзабони Ӯзбекистон меҳондам, бовар кунед, хеле озурдаҳотир мешудам. Хонандай азиз, биёд акнун худатон қазоват қунед.

Дар шумораи рӯзи 29 сентябри соли 2000 – уми «Вечерний Душанбе» дар ҷои намоёни саҳифаи аввал чунин омадааст: **«Сидней. Олимпиада. Бокс. Таджик Рахимкул Малахбеков победил узбека Алишера Рахимова и вышел в полуфинал!»** Оё дар ҳамин чумла зикр кардани миллати варзишгарон ҳатман зарур буд? Оё ба тарзи дигар онро гуфтан мумкин набуд? Оё чунин соҳтани чумла шӯҳрати миллии моро дар байни дигар миллатҳо зиёд ва ҳисси миллатдӯстии моро баланд ҳоҳад бардошт?

Дар шумораи охири ҳафтавори «Крим – Инфо» дар саҳифаи дуюм дар гӯшаи «Зарубежные Крим факты» барои хабаре чунин сарлавҳае дода шудааст: **«У узбеков в багаже обнаружили гормоны»**. Гап дар сари аз тарафи гумрукчиёни австралиягӣ боздошт шудани тренери командаи яккачини олимпии Ҷумҳурии Ӯзбекистон Сергей Воймов меравад. Мақомоти гумрукии Австралия аз бағочи ў 15 ампули доруи нерӯзо (допинг) гормонро кашф карданд. Тибқи қонунҳои Австралия ин дору ба рӯйхати дорухои мамнӯъ доҳил шудааст ва афроде, ки ба интиқол ва истеъмоли он машгуланд, ба ҷавобгарии ҷиной кашида мешаванд. Ҳамин тарик Сергей Воймовро панҷ соли маҳбусӣ ва ё 50 ҳазор доллари амрикӣ ҷарима интизор аст. Вале чи тавре, ки аз мундариҷаи хабар фаҳмидем, дар кочоқи ғайриқонуни гормон на ӯзбекҳо, балки як нафар намояндаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон, он ҳам бошад Сергей Воймов ширкат варзидааст. Пас чи зарурат буд, ки сарлавҳаи хабар ба он тарзе, ки дар боло тазаккур гардид, гузошта шавад?

Дар вазъияте, ки муносибатҳои байни давлати Тоҷикистону Ӯзбекистон беҳбудиро металабанд, дарчи чунин матлабҳо ба ислоҳи кор мусоидат наҳоҳад кард. Об бар осиёби душманони ин ду миллат набояд

рехт. Дар ифодаи фикру матлаб чиддиву эҳтиёткор бояд буд. Зеро бузургон гуфтаанд:

*Сухан дониста гӯ то дӯстро душман нағардонӣ,  
Зи ҳарфи bemuruvvam ошино бегона мегардад.*

«Начот», октябр 2000.

## **Ҳангома чист?**

*Сухани ростро тавқиф кардану  
ишишибоҳро ба «Озодӣ» баровардан?*

*«Редаксияи азиз, ҳафтаи гузашта дар атрофи як мусоҳибаи Раиси Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ бо ҳабарнигори баҳши тоҷикии радиои «Озодӣ» гуфту гузорҳои зиёде шуд. Мехостем аз асли қазия тавассути ҳафтаномаи шумо боҳабар шавем». Бо ҳамин мазмун чанд тан аз хонандагони «Наҷот» ба мо телефонӣ муроҷиат карданд. Редаксия аз сухангӯи Раиси Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон Султони Ҳамад ҳоҳии кард, ки хонандагони ҳафтаномаро аз асли ин мочаро оғаҳ бисозад. Инак, дар зер шарҳи Султони Ҳамадро пешкаши хонандагони арҷманӣ мекунем.*

Рӯзи 29 декабри соли гузашта бо ҳоҳиши ҳабарнигорони хориҷӣ Раиси Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, собиқ Раиси Комиссияи Оштии Миллӣ устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ оиди ҷамъбости соли сипаришуда мусоҳибае орост, ки дар он ҳабарнигори баҳши тоҷикии радиои «Озодӣ» Мирзонабии Ҳолиқзод бо як чанд соволи худ роҷеъ ба мавҷудияти намояндагони Ҳаракати Исломии Ӯзбекистон дар ҳудуди Тоҷикистон муроҷиат кард. Азбаски устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ ба тозагӣ аз сафари хориҷа баргашта буданд ва ҳанӯз ҳам амиқан дар ҷараёни қазия набуданд ва ҳамчунин суолҳо низ аз ҷониби ҳабарнигор тавре матраҳ шуда буданд, ки гӯё зуҳури Ҷумъабойи Наманғонӣ бо афродаш дар яке аз минтақаҳои кишвар як воқеяияти исботшуда аст, устод Нурӣ идомаи сӯхбатро тавре оростанд, ки гӯё дар ҳақиқат, Ҷумъабойи Наманғонӣ бо афродаш дар яке аз минтақаҳои Тоҷикистон ҳузур дошта бошанд. Баъди он, ки устод Нурӣ иттиллои дақиқ гирифтанд, ки овозаҳои мавҷудияти Ҷумъабои Наманғонӣ бо афродаш дар ҳоки Тоҷикистон ҳанӯз ҳам ба пуррагӣ исботи ҳудашро наёфтааст,

тавассути котиби матбуотии худ аз хабарнигор ва масъулини дафтари дар Душанбе будаи бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» ҳоҳиш карданд то аз пахши он мусоҳиба ҳуддорӣ намоянд. Дар посух ба ҳоҳиши устод Нурӣ ҳам хабарнигоре, ки мусоҳибаро ороста буд ва ҳам масъули бахши Душанбегии радиои «Озодӣ» ҷаноби Сайидқосим Қиёмпур эшонро мутмаин соҳтанд, ки он мусоҳиба пахш наҳоҳад шуд. Вале мутаассифона, рӯзи 02. 01. 2001, яъне баъди панҷ рӯзи баргузории он мусоҳиба бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» дар сарҳати хабарҳои худ аз мавҷудияти Ҷумъабои Намангонӣ дар ҳоки Тоҷикистон бо истинод ба қавли устод Нурӣ иттилои ҳангомаҷӯнаero мунташир соҳт. Ҷанд лаҳза пас бошад, мусоҳибаеро, ки аз пахшаш ҳоҳиш шуда буд, ки ҳуддорӣ намоянд, ба эфир бароварданд. Албатта ин тарзи муносибати хабарнигорон ва масъулони бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» дар қиболи ҳоҳиши як шаҳсияти шинохта ва мӯҳтарами кишвар амиқан моро ҳеле дар тааҷҷуб гузошт. Вале тааҷҷуби мо баъдан ҳеле ҳам амиқтар шуд. Зеро мусоҳибаи мазкур дар шакле пахш гардид, ки тибқи он гӯё устод Нурӣ аз пеши худ дар бораи мавҷудияти Ҷумъабои Намангонӣ дар ҳоки Тоҷикистон изҳорот пахш карда бошад. Дар пешгуфтори ин «мусоҳиба» мучрии барнома ҳатто ёдовар нашуд, ки ин суханҳоро устод Нурӣ дар ҷавоб ба суоли хабарнигори бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» гуфтааст. Агар дар мавҷ аққалан суолҳои дар вақти мусоҳиба матраҳ намудаи хабарнигор пахш мегардиданд, шунавандай закифаҳм шояд худ эҳсос мекард, ки маншай иштибоҳ дар кучо ҳаст.

Биёёд, хонандаи азиз, бубинед, ки мусоҳибаи мазкур аз чи сар шудаасту хабарнигор чӣ гуна саволҳои ҳудро матраҳ намудааст. Иқтибосҳо аз он мусоҳиба, ки дар зер оварда мешаванд, аз тариқи бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» он рӯз ва баъдан ҳам садо надоданд:

**«Мирzonабии Холиқзод. (бахши тоҷикии радиои «Озодӣ»): Устод, бармегардем ба масъалаи Сулҳи тоҷикон. Шумо ба ҳайси роҳбари яке аз ҷонибҳои сулҳкунанда аз он коре, ки Раҳмонов баъд аз поён ёфтани кори**

**Комиссияи Оштии Миллӣ дар роҳи татбиқи Сулҳу оромии кишвар карда истодааст, қаноатманд ҳастед?**

**Устод Сайид Абдуллоҳи Нури: Қаноатманд будан ва ё қаноатманд набудан марбут ба вазъият ҳаст. Ман фикр мекунам, ки агар вазъият аз нигоҳи Сулҳ ором бошад, пас мешавад, ки қаноатманд буд. Мо ҷонибдори сулҳем ва меҳоҳем, ки Сулҳу амният дар кишварамон бошад ва нигоҳ намекунем, ки ин Сулҳу амният бо дасти кӣ ба вучуд меояд. Агар ҳар касе, ки бошад, мо ўро таҳсин мекунем ва аз ў пушибонӣ мекунем. Ва то ҳоли ҳозир чи тавре, ки дида мешавад, дар робита ба ихтилофоти қаблие, ки масалан ҷангро ба вучуд меовард, то ҳоли ҳозир ҳеч гуна ягон дигаргуние нест. Яъне ҷараёни Сулҳ дорад пеш меравад. Ва то имрӯз мо таҳсин мекунем, ки агар ба қавли шумо ки парчамдори ин Сулҳ ҷаноби оғои Эмомали Рахмонов бошад, таҳсин мекунем аз он ки то имрӯз тавонистааст, инро муҳофизат қунад. Ва аз ин ҳам агар ба баъд битавонад, ки ҷомеаро дар як фазои Сулҳ, дар як фазои оштӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ пеш бубараф, боз ҳам лоқи таҳсин хоҳад буд ва мо дуо ҳам мекунем, ки ин корро битавонад. Дар баробари ин Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон як баҳши умдаи ин ҷараёни Сулҳ аст ва ман фикр мекунам, ки ин ҳам бе саҳм нест. Агарчӣ доду фарёд намекунад, ё ки минбарҳои таблиг дар ихтиёраи нестанд, вале як баҳши қазия инҳо ҳастанд, ки воқеан хеле заҳмати зиёд мекашанд. Имрӯзҳо низ қӯшии мекунанд, ки ҳама гуна низову тафриқаро, ки боиси аз нав эҷод шудани норозигиҳо мешаванд, аз байн бибараф. Вагарна бисёр дида мешавад, ки аз тарафи баъзе органҳои давлатӣ нисбати баъзе ашхосе, ки воқеан тавассути Маҷлиси Оли авғ карда шуда буданд, ҳанӯз ҳам ҳавфи дастгириву ҳабс кардан вучуд дорад. Ин шикоятҳо ба мо зиёд меоянд. Гоҳо ин шикоятҳо боиси норозигиҳои хеле амиқ шудаанд ва ҳамто то ба дараҷаи тарқ кардани ҷумҳурӣ ва берун рафтанд. Вале мо дар наъбати худ онҳоро то ҳозир фаҳмондем ва ҳанӯз ҳам мефаҳмонем, ки ин фикрҳо ҳамто ҳаст ва ин мушкилоти ҷузъӣ ҳаст. Ин мушкилот сиёсати давлат нест. Онҳо ашхоси алоҳида ҳастанд, ки ҷунин як корҳоро анҷом медиҳанд. Бо**

*ин мо ҳам як бахши ин Сулҳро дорем муҳофизат мекунем. Яъне ин тур нест, ки аслан як инсон худаш танҳо битавонад, ки Сулҳ кунад. Яъне ҳамаи ҷомеа, шояд, ки ҳамаи аҳзоб саҳмгузор ҳастанд, мардум ҳама саҳмгузор ҳастанд барои эҷоди Сулҳ, истикори Сулҳ ва ҳимояи Сулҳ дар кишвар.*

Мирзонабии Холиқзод (бахши тоҷикии радиои «Озодӣ»): Устод, бубинед, ки Сулҳи Тоҷикон танҳо дар қаламрави Тоҷикистон маҳдуд намешавад ва мо мебинем, ки имрӯз кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла Ӯзбекистон ҷӣ муносибате бо Тоҷикистон дорад. Шояд ин натиҷаи ҳамон сулҳ ҳаст, ки Раҳмонов пеш мебарад. Назари Шумо чист? Ва бубинед, ки ҳанӯз ҳам хатархое вучуд дорад, ки Ҷумъаи Намангонӣ дар қаламрави Тоҷикистон ҳаст ва Маҳмуд Ҳудойбердиев гӯё хатари дуввумбора ворид шуданаш ба Тоҷикистон ҳамзамон вучуд дорад. Ба назари Шумо Эмомалий Раҳмонов чи гуна бояд дар баробари мавҷудияти ин гуна хатарҳо амал кунад?

Устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ: *Фикри мо ҳамин ҳаст, ки ҳалли проблемаҳое, ки ҷангофарин бошанд, онҳоро мушкилтар аст бо ҷанг ҳал кард. Ҷун ҷанг дар муқобили ҷанг оташро боз зиёдтар мекунад ва ҳомӯши карданаш боз мушкилтар мешавад. Дар масъалаи Маҳмуд Ҳудойбердӣ бояд, ки ин мушкила бо роҳи гуфтушунид ва бо роҳи ҳамдигарфаҳмӣ ҳал шавад. Ва нағузоранд, ки авзо муташаниҷтар шавад. Вале гоҳо мешавад, ки фақат бо фаҳмондан ва фаҳмидан корро ҳал наметавон кард. Бинобар ин лозим аст, ки кишвари мо ҳам марзҳои худро мустаҳкам бисозад, нерӯҳои худро мустаҳкам бисозад, ки ҳаргуна душмане, ки қасди таҷовуз дар хоки муқаддаси кишвари мо мекунад, бояд сарқӯб шавад. Ё ки ҳаддиаққал аз дур бубинанд, ки мо чи гуна қудрат дорем ва қасди дохил шудан дар сарзамини моро надошта бошанд...».*

Такрор мекунам, ана ҳамин қисмати аввали дар боло овардашудаи мусоҳиба он рӯз аз тариқи бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» пахш нагардид. Ҳодимони радио пахши мусоҳибаро аз он лаҳзае оғоз намуданд, ки устод Нурӣ аз хусуси дар яке аз минтақаҳои кишвар вучуд

доштани Чумъабои Намангонӣ ҳарф мезанад. Вале боз дар ҳамин ҷо ҳам ҷавобҳои устод Нуриро ба он суоли дар боло матраҳ намудаи хабарнигор ҳодимони радио пурра аз тарики расонаашон пахш накарданд. Ба ҳусус ин порчай зерин ба эфир набаромад: «*Имсол мо натиҷаи фаъолияти ҳудамонро дар ин моҳи мубораки Рамазон мушоҳидаро кардем. Воқеан моҳи мубораки Рамазон ё ҳуд рӯза гирифтани яке аз фаризаҳои илоҳӣ ҳаст, ки тавассути Раиси Ҷумҳури қишиварамон таҷлил шуд. Аз тарафи ўбариои вазирҳо ва масъулини давлат ва мардум тавсия ҳам буд. Яъне ин эътиқод зоҳир шуд, ки дар ин моҳи Рамазон бояд одамҳо дарун ва беруни ҳудаишонро покиза бисозанд. Гирифтани дасти мустамандон ин ҳамааш аз фаъолияти Ислом ҳаст. Аз тарафи роҳбарҳои давлат иди Фитр таҷлил мешавад. Масалан ҳамчун роҳбари давлати мо роҳбарони дигар давлатҳои ҳамсоя корҳои ҷадиде мекунанд. Аз ҷумла, роҳбари қишивари Туркманистон ҳудуди 12 ҳазор зиндониро, ки ин ҳам тавсияи Куръон аст, ба муносабати шаби Қадр аз зиндонҳо озод кард ва ҳамчунин гузаронидани Иди Фитр дар Қирғизистон, ки ҳудуди 20 ҳазор одам дар майдони марказии қишивар намоз гузоштанд. Инҳо ҳамаашон далели он ҳастанд, ки мо бидуни он ки ҷанг қунем, бидуни он, ки қасеро бикушем, метавонем ба аҳдофи ҳуд бирасем. Ман метавонам бигӯям, ки асри XXI асри густарии дин ҳаст, асерст, ки рӯҷӯъ ба тарафи дину имон аст, аз ҷумла рӯҷӯъ ба тарафи Ислом. Дар ин аср фақат ақлҳо метавонанд, ки ақлҳоро бифаҳмонанд. Бо ин роҳ мо иншиооллоҳ метавонем, ки ба аҳдофи ҳуд бирасем».*

Чи тавре, ки мебинем устод Нурий ба суол посух дода, аз мавзӯи ҳузури Чумъабои Намангонӣ дар қишивар берун меравад. Вале хабарнигор боз ҳам ба ин мавзӯй бармагардад (бале, ин ҳаққи хабарнигор ҳаст) ва суолро ин дафъа чунин матраҳ мекунад:

«*Мирзонабии Ҳолиқзод: Ҳузури афроди Ҷумъаи Намангонӣ дар қаламрави Тоҷикистон. Шумо ҳуб дар ёд доред, ки борҳо ҳам ҷониби оппозитсиони тоҷик ва ҳам ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон эълом доштанд, ки Ҷумъаи Намангониро онҳо берун бурданд ва феълан дар барои мутолиаи бештар ба сомонаи <https://bikhon.tj/> муроҷиат намоед*

*қаламрави Афғонистон ҳаст. Ҳанӯз ҳам тибқи баъзе хабарҳо, ки мерасанд, вай дар қаламрави Тоҷикистон ҳузур дорад. Ҳузури Ҷумъаи Намангонӣ, ки ҳеч Ҳукумати Тоҷикистон наметавонад онро берун кунад ва боиси сардии Ҳукумати Тоҷикистон бо кишвари ҳамсояши Ӯзбекистон шудааст, чӣ ҳаст, ё ҳукумати мо заиф аст ё фишори кишварҳои беруна аст, ки мегӯянд Ҷумъаи Намангониро дар қаламрави худ нигоҳ доред?».*

Хонандаи азиз, бубинед, ки дар худи ҳамин савол се маротиба худи ҳабарнигор аз ҳузури Ҷумъабои Намангонӣ дар Тоҷикистон ҳарф мезанад. Вале мутаассифона, дар вақти пахши мусоҳиба аз тарики радио танҳо ҷумлаи аҳири ин суоли ҳабарнигор дар мавҷ садо дод. Үмуман гӯё ҳабарнигор танҳо дар ҳамин лаҳза вориди мусоҳиба бо устод Нурӣ мегардад. То ин лаҳза гӯё устод Нурӣ аз пеши худ ибрози назар мекард. Мумкин дар ҳамин ҷо баъзе аз рӯзноманигороду журналистон эътиroz намоянд, ки ҳабарнигор ҳақ дорад саволро ҷанд бор, ки ҳоҳад матраҳ кунад. Чӣ гуна онро пешкаши шунаванда ё ҳонанда кунад, ин кори ӯст. Навиштаи ҳудро аз чӣ оғоз кунад, бо чӣ анҷом диҳад низ ба ӯ вобаста аст. Ҷунки ин аз мустақилияти ҳабарнигор бармеояд. Бале, ман ҳам тарафдори ин ақида ҳастам. Бояд ҷунин ҳам бошад. Вале дар мисоли болоӣ қазия дигархелтар аст. Дар ин мисол мусоҳиб сари вақт аз ҳабарнигор ҳоҳиш мекунад, ки аз пахши иттилооти дарёфтӣ бо сабаби тайид нашудани факту далелҳои он ҳуддорӣ намояд. Вале ҳабарнигор ё масъулини он ба ҷои ичрои ҳоҳиши мусоҳиб, баръакс он мусоҳибаро дар шакли ноқисе мунашшир месозанд, ки боиси ба иштибоҳ афтодани муштариён мегардад. Ҳама медонанд, ки пахш гардидани ҳабари тайиднашуда метавонад паёмадҳои ноҳушеро ба ҳамроҳ дошта бошад. Ба ҳусус вақте, ки гап дар масъалаи муносибатҳои байни миллатҳо меравад.

Табиист, ки рӯзи дигар ин ҳабари бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» аз тарафи устод Сайд Абдуллоҳи Нурӣ тавассути дигар расонаҳои ҳабарии олам такзиб шуд. Ҳатто худи ҳодимони бахши тоҷикии радиои «Озодӣ» барои такзиби ҳабари дирӯзai хеш бо изҳори пӯзиш лутфанд

микрофони худро боз ба ихтиёри раиси Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон гузоштанд. Дар омади гап бояд бигӯем, ки ин дафъа мутаассифона, сифати техникии сабти овозе, ки аз радиои «Озодӣ» паш шуд, хеле бад буд. Ба иллати бад будани сифати сабт на ҳама тавонистанд ба мазмуни радиияи устод Нурӣ, ки аз тариқи радиои «Озодӣ» садо дод, сарфаҳм бираванд.

Акнун бубинем, ки назари устод Нурӣ ба ин қазия чӣ гуна аст. Чи тавре, ки дар боло ишора кардем, рӯзи дигар устод Нурӣ дар як гуфтугӯи худ бо ҳабарнигори бахши тоҷикии радиои «Садои Ҳурӯсон» нуқтаи назари хешро дар мавриди ин мусоҳибаи пурмоҷаро оиди ҳузури Ҷумъабои Наманғонӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ва оқибатҳои он барои Сулҳу оромӣ дар қишвар равшану возеҳ изҳор дошт. Боварӣ дорем, ки агар оиди ин масъала ҳанӯз ҳам дар фикри касе шубҳае боқӣ монда бошад, бо овардани суханони зерини устод Нурӣ аз мусоҳиба бо ҳабарнигори радиои «Садои Ҳурӯсон» ҳамагӣ ба куллӣ бартараф ҳоҳанд шуд:

*«... Вақте, ки ман дар сафари ҳориҷ будам, овозаҳое паҳн шуда буд, ки гӯё, ки як төъдод аз шаҳрвандони Ӯзбекистон, алалхусус Ҷумъабои Наманғонӣ дар минтақа ҳузур дорад. Баъди чанд рӯзи таҳқиқот дақиқан маълум шуд, ки ин овозаҳо исботи ҳудаишонро пайдо накарданд. Аз тарафи ҳабарнигори радиои «Озодӣ», саволҳо тарзе пешниҳод шуда буданд, ки воқеан мутмаинона сӯҳбат доштанд аз вучуди Ҷумъаи Наманғонӣ дар яке аз минтақаҳои Тоҷикистон. Бинобар ин ман сарфи назар аз он, ки вучуд дорад ё надорад бо истинод аз сӯҳбатҳои ҳуди ҳабарнигори радиои «Озодӣ» фикри ҳудамро дар робита ба он, ки онҳо бояд таҳаллул эҷод накунанд дар раванди Сулҳи мо, дар ҳаёти қишивари мо, ман фикрҳои ҳудамро баён кардам ва чи хеле, ки маълум шуд, аз тариқҳои муҳталиф дида мешавад, ки вучуди маҳсусан Ҷумъаи Наманғонӣ дар ягон гӯшае аз канори Тоҷикистон исботи ҳудаишро наёфтааст. Ва аз ин сабаб ман тавассути масъули матбуотии ҲНИТ ҷаноби оғои Султони Ҳамад онҳоро оғоҳ карда будам, ки чун ин ҳабар исботи ҳудаишро наёфтааст,*

*пахш нашавад. Вале мутаассифона, пахш шудааст. Бори дигар метавон аз ин фурсат истифода бурда ва он сўҳбатҳои худро тақрор кунам. Аввалан вуҷуди онҳо исбот нашудааст, вале ҳар ҷое, ки бошанд, ё маҷбуҷ бошанд, ё қасди омадан ба ҳоки Тоҷикистонро дошта бошанд, ба бародарони аз Ҳаракати Исломии Ўзбекистон насиҳати ман ҳамин аст. Бояд, ки онҳо дар корҳои Тоҷикистон мудоҳила нақунанд. Дар ин ҷо Сулҳе, ки мо бо мушкилоти хеле зиёде ба даст овардем, ин Сулҳро бояд, ки ҳатчадор нақозанд. Ҷун пешрафти мо дар расидан ба аҳдоғамон, ба аҳдоғи муқаддасоти исломшамон ва дар беҳбуди кишвар ва миллатамон хеле хуб аст ва ман фикр мекунам, ки ин як гуноҳи азиме ҳоҳад буд, агар онҳо ихмоле эҷод қунанд дар раванди кори мо ва ҳамчунин дар сиёсати кишвари мо Тоҷикистон.*

Дар хотима гуфтани ҳастем, ки нисбати радиои «Озодӣ», баҳусус баҳши тоҷикии он як ҳусни таваҷҷӯҳи самимонае дорем. Борҳо гуфтаем ва боз мегӯем, ки радиои «Озодӣ» дар эҷод ва истиқори Сулҳи тоҷикон нақши муайяне дорад. Ва мо ҳоҳони он ҳастем, ки дар оянда низ нуқтаи назар мо оиди ин радио ҳамчунон нек боқӣ бимонад.

**Начот, 12 январи соли 2001.**

# **НИЗОЪ, ТЕРРОРИЗМ ВА РИСОЛАТИ РЎЗНОМАНИГОРОН**

## **ОРМОН ТО БА ОЛМОН МЕБАРАД**

Муаллим, мебахшед, шуморо аз намояндагии Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо (САҲА) дар Душанбе ташвиш медиҳанд. Лутфан агар имрӯз дар соати ба шумо қулай ба идораи мо ташриф меовардед, сари масъалае меҳостем бо шумо маслиҳат кунем. Овози бурро ва тарзи гапзании боадабонаи ҳамсӯҳбати телефониам, ки худро корманди САҲА Шаҳриниссо Наҷмидинова муаррифи карда буд, маро хидоят бо он кард, ки розигии худро барои ҳарчи тезтар баргузор шудани мулоқот дар намояндагии САҲА бидиҳам. Инак, Шаҳриниссо сабаби ба ин ҷо даъват шуданамро ин тавр фаҳмонд:

Муаллим, дар аввали моҳиmai соли ҷорӣ дар пойтахти Олмон шаҳри Бонн таҳти унвони «Матбуот, низоъ ва терроризм» гуфтугӯҳои байналмиллалии сиёсии ҳабарнигорон ва дигар кормандони васоити ахбори оммаи ҷаҳон барпо мегардад. Созмондиҳандагони он Вазорати федералии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва тараққиети Олмон, Бунёди олмонии рушди байналмиллалӣ дар ҳамкорӣ бо радиостанцияи «Мавҷи Олмон» ва бо ширкати Университети Сулҳи СММ ва Институти васоити ахбори омма, сулҳ ва амният аз намояндагии мо ҳоҳиш карданд, ки рӯйхати якчанд нафар ҳабарнигорони тоҷикистониеро, ки дар ҳамин мавзӯъ гузоришу мақолаҳо омода мекарданд, ба унвонии онҳо аз тариқи почтаи электронӣ ирсол намоем, то онҳо битавонанд барояшон даъватнома бифиристанд. Мо рӯйхати ҷаҳор нафар журналисти тоҷикистониро барояшон фиристодем, ки дар байнашон ном ва фамилияи шумо ҳам буд. Ҳушбахтона, онҳо ба мо хеле тез ҷавоб навиштанд ва аз байни ҷорӣ нафар Шумо, яъне ҳабарнигори маҳсуси ҳафтавори «Тоҷикистон» ва ҳабарнигори «Азия – Плюс» дар Кӯлоб Турко Диқаевро пазируфтанд ва

ба номи ҳардуй шумо даъватнома фиристоданд. Агар хоҳиш ва имконияти дар ин чорабинӣ ширкат карданро дошта бошед, марҳамат, ана ин даъватнома, омодаи сафар бошед.

Ташаккури зиёд, - даъватномаро гирифта гуфтам ба Шаҳриниссо. Хоҳиши беандоза дорам, ки дар ин гирдиҳамоии хабарнигорони ҷаҳон ширкат варзам. Вале агар зери мағҳуми имконият шумо тавони моливу иқтисодиямро дар назар дошта бошед, мутаассифона, ҷунин имкониятро надорам. Ва фикр намекунам, ки ягон рӯзномангори муосири тоҷик бо ҷунин маошу ҳаққи қаламе, ки имрӯз мегирад, тавони омодасозии ҳароҷоту масрафи ҷунин як сафареро ба Аврупо дошта бошад. Ба ҳар ҳол барои ҷунин як ҳабари хуш ва қӯшиши кори ҳайр карданатон ба Шумо ташаккури зиёд. Вале...

Муаллим, мо медонем, ки шароити иқтисодии ҷумҳуриямон беҳбудиро талаб мекунад, хабарнигорон ҳам як узви ҳамин ҷомеаъанд ва мушкилоти зиёд доранд. Барои ҳамин аз созмондиҳандагони ин чорабинӣ хоҳиш мекунем, ки шароити моро ба назар гирифта, ба мо дasti ёрӣ дароз қунанд. Агар масъала ҳалли мусбати ҳудро пайдо қунад, мо албатта шуморо дар ҷараён ҳоҳем гузошт.

Баъдтар ману Турко Диқаев аз дигарон фаҳмиDEM, ки Шаҳриниссо дар ҳамкории зич бо атташеи фарҳангии сафоратхонаи Олмон дар Тоҷикистон ҷаноби Герман Богале тамоми қӯшишҳоро ба ҳарҷ додаанд, ки сафари ду хабарнигори тоҷик ба Олмон баргузор гардад. Барои ин ба ҳардуй онҳо ва созмондиҳандагони ин гирдиҳамоии хабарнигорон бори дигар ташаккур изҳор мекунем.

Баробари мулоқотҳои нахустин бо ширкатқунандагони гуфтугӯҳои байналмиллалии сиёсӣ дар Бонн ман эҳсос кардам, ки ширкати ду рӯзноманигори тоҷик дар ин чорабинӣ чи манфиате на танҳо барои ҳуди хабарнигорон, балки барои мардум ва кишвари онҳо низ доштааст. Танҳо як мисол меорам. Бегоҳии рӯзи 6 – уми май созмондиҳандагони ин чорабинӣ барои ширкатқунандагони он дар қасри бошуқӯҳи Петерсберг, бале дар ҳамон қасре, ки роҳбарони давлат одатан сарварони кишварҳои

ба Олмон ташрифовардаро мепазиранд, зиёfat оростанд. Дар паси мизи мудаввари мо нависандаи забардасти киргиз Чингиз Айтматов, хабарнигори шинохтаи рус Анна Политковская, сарвари радиостанцияи В 2 – 92 Сербия Саша Миркович, раиси телевизиони Афғонистон, муовини вазири иттилоот ва фарҳанг Муҳаммад Зоҳир Сиддик, роҳбари Маркази журналистикаи экстремалии Иттифоқи журналистони Русия Олег Панфилов нишастаанд. Баъди муаррифии яқдигар Чингиз Айтматов аз намояндаи Афғонистон вазъиятро дар он кишвар пурсон шуд. Муҳаммад Зоҳир бо лафзи шевои дарӣ ба сухан пардоҳт ва аз ман ҳоҳиш кард, ки масъулияти тарҷумониро ба дӯш бигирам. Баъди хатми суханронии намояндаи Афғонистон Чингиз Айтматов ба ман рӯ оварда пурсид:

Шумо аз кучоед, ки забони дариро медонед?

Ман аз Тоҷикистон, аз ҳамсоя кишвари Афғонистон ҳастам. Мехостам боз чизи дигаре илова кунам, ки нависандаи маъруф садо баланд кард:

Оҳо – о, аз кишвари дӯstonи ман будаед – ку. Мирзо Турсунзода, Муъминшо Қаноъат, Лоик Шералий, Гулрӯҳсор. Аз Тоҷикистони ҳудамон гӯед. Бояд эътироф кард, ки тоҷикон дар ин охирҳо дар арсаи байналмиллалӣ хеле фаъол шудаанд. Онҳоро ояндаи хуше интизор аст, - илова кард Чингиз Айтматов.

Ин суханони нависандаи бузург, ки дар байни бехтарин журналистони кишварҳои дар боло зикршуда гуфта шуданд, дар он лаҳзаҳо сарамро ба осмон расонд ва нахуст аз ин амали неки таҳиякунандагони ин сафар ёд кардам. Ва чунин эпизодҳо дар ҷараёни сафар кам набуданд, ки дар лаҳзаҳои мувоғиқ аз онҳо ёдовар ҳоҳем шуд.

## ТО ТҮПХО САДОИ ТОРҲОРО ХОМӮШ НАСОЗАНД

Доир намудани гуфтугӯҳои байналмиллалии сиёсии хабарнигорони ҷаҳон таҳти унвони «Матбуот, низоъ ва терроризм» дар толори концертии Бетховени пойтаҳти Олмон, дар зодгоҳи ин оҳангсози нобига як рамзи ҳифзи ҷаҳониеро бо ҳуд ба ҳамроҳ дошт. Ифодаи «вақте түпҳо садо медиҳанд, асбобҳои мусиқӣ ҳомӯш мегарданд» ба ҳама маълум аст. Имрӯз созмондиҳандагони ин нишасти байналмиллаӣ бо доир намудани он дар ин толори концерти гӯё гуфтан меҳостанд, ки «рисолати шумо хабарнигорон ин аст, ки нагузоред, то түпҳо садои торҳоро ҳомӯш созанд».

Рӯзи сесанбеи 7 – май соати 10 субҳ ба вақти Олмон ба ширкаткунандагони ҷаласа бо сухани табриқотӣ шаҳрдори Бонн ҳонум Бербелъ Дикман муроҷиат кард. Сипас директори Институти васоити аҳбори омма, сулҳ ва амният, Унверситети Сулҳи СММ ҷаноби Кис Спайсер дар нутқи кӯтоҳи ҳуд дар бораи аҳамияти ин чорабинӣ ва нақшу вазоифи васоити аҳбори омма дар инъикоси низоъҳо ва амалиётҳои терористӣ сухан гуфта, нишасти хабарнигоронро кушода эълон кард. Котиби давлатии парлумонии Олмон ҷаноби Уши Айд дар бораи барномаи гуфтугӯҳои сиёсӣ ба таваҷҷӯҳи ҳозирон маълумоти муфиде ироа намуд. Баъд аз ин як зумра хабарнигорон, сиёсатмадорон ва олимон дар назди ҳозирон бо маърӯзаҳои пурмазмун ва пурмуҳтавои ҳуд баромад карданд. Махсусан, маърӯзаҳои Лизе Дусе - хабарнигори БиБиСи дар Афғонистон, Григорий Явлинский - раиси фракцияи «Яблоко» дар Думаи Давлатии Парламенти Федератсияи Россия, Чингиз Айтматов – нависандай барчастаи қирғиз, сафири Қирғизистон дар Белгия, Клаус Крюгер - менечери Барномаи форуми сиёсии тараққиёт, Бунёди олмонии рушди байналмиллаӣ, Айдан Уайт – дабири кулли Федератсияи байналмиллалии журналистон, Фраймут Дуве – масъули САҲА оиди масоили озодии ВАО, Дон Норт – директори Нортстар

Продекшн, собиқ хабарнигори ширкатҳои телевизионии америкоии ABS ва NBS Нюс дар Ховари Наздик мақбули ҳозирин гардид.

Бояд эътироф кард, ки созмондиҳандагони ин гуфтугӯҳо тамоми чораҳоро андешида буданд, ки маъракаашон хеле шавқовар ва муфид гузарад. Масалан, маърӯзачиёни ин гирдиҳамоӣ асосан аз манотике даъват шуда буданд, ки ё дар он ҷо феълан низоъҳо идома доранд, ё ҷанде пеш даргириҳое вучуд доштанд. Гуфтан даркор аст, ки маърӯзачиён намояндагони ҳарду тарафи даргир буданд ва суханронии онҳо дар нишасти Бонн паҳкам садо медоданд. Барои мисол намояндаи васоити аҳбори оммаи Фаластин Абдуллоҳи Фурانҷӣ матбуоти Исроилро барои он танқид кард, ки «аз сиёсати тероризми давлатии Шарон дастгирӣ карда, илҳомбахши ҳаробкориҳои артиши исроилиҳо дар сарзамини фаластиниҳо мебошад». Дар навбати худ сармуҳаррири телевизиони давлатии Исроил Давид Витцтум матбуоти фаластиниро барои он гунахкор донист, ки «амалиётҳои терористии шаҳодатталабони фаластиниро, ки алайҳи мардуми мулкӣ, аз ҷумла занону қӯдакон бегуноҳ сурат мегиранд, ҳамчун қаҳрамонӣ ба қалам медиҳанд ва ба густариш додани чунин амалиётҳо даъват мекунанд». Ё худ баҳси Степан Малович - муовини декани факултаи сиёсатшиносии Унверситети Загреби Хорватия, директори маркази байналмиллалии таълими журналистон бо Саша Миркович - мудири радиостанцияи V 2 – 92 аз Сербия хеле ҳам тезу тунд, vale дар доираи одоби муюшират сурат гирифт. Ҳамин чизро дар бораи баҳси Каран Савни - директори маркази байналмиллалии ташаббусҳои сулҳаталабона аз Ҳиндустон ва Ҳамид Мир - сармуҳаррири рӯзномаи покистонии «Авсоф» гуфтан мумкин аст. Вокеан, Ҳамид Мир феълан дар дунё ягона журналисте ҳаст, ки бо бном «терористи рақами 1 – и ҷаҳон Үсома Бен Лодан» баъди воеаҳои 11 – сентябри соли 2001 воҳӯрда, мусоҳиба оростааст. Ҳудо ҳоҳад дар шумораи ояндаи «Тоҷикистон» дар бораи сӯҳбатамон бо ин хабарнигори хеле маъруф ва дар бораи фаъолияти ширкати машҳури

телевизионии «Ал – қазира» дар Афғонистон ба шумо, хонандаи азиз, гузориш хоҳем дод.

Дар ҷараёни ин баҳсу мунозираҳои пуртезу тунд мизбонон одоби меҳмондориро риоя намуда, ба ҳайси доварони ҳақҷӯ баромад мекарданд. Ҳангоми зарурат баҳои онҳо ба суханрониҳо ва мавқеъгириҳои ширкаткунандагон ҳамеша мунсифона буд. Барои мисол вақте, ки намояндаи Афғонистон дар суханронии худ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ талаб кард, ки Талибони бокимондаро саросар қатли ом намоянд, ёро аз идомаи сухан гуфтан боздоштанд ва ёдрасаш намуданд, ки ў дар форуме иштирок дорад, ки мақсадаш пешгирӣ аз низоъ ва қатлу қуштор аст, на даъват ба он.

Ин нишасти ҳабарнигорон барои мо рӯзноманигорони тоҷик боз аз он ҷиҳат муфид буд, ки аз таҷрибаи ҳампешагони варзидаи хеш аз қишварҳои пешрафта дар тарзи инъикоси низоъҳо ва амалиётҳои террористӣ, инчунин шеваву роҳҳои пешгирӣ кардан аз низоъҳо баҳравар гаштем. Дар навбати худ мо дар сӯҳбатҳои ғайрирасмӣ бо ҳамтоёни ҳориҷии худ аз таҷрибаи барқарории сулҳи байни тоҷикон ҳикоят кардем. Махсусан, ин мавзӯъ барои афғонҳо ва дӯстони мо аз қишварҳои ИДМ хеле ҷолиб буд. Онҳо, ки бо ҳатари ифротгарои динӣ рӯ ба рӯ ҳастанд, аз мо аз таҷрибаи фаъолияти озодонаи ҲНИТ пурсон мешуданд ва ҷавобҳои қаноатбахш мегирифтанд.

Гуфтугӯҳои сиёсӣ ду рӯз идома доштанд. Ташкилкунандагони он қӯшиданд то меҳмонон таассуроти ҳарчи бештару хубтаре аз сафари худ дошта бошанд. Мо низ бо як хотироте бое аз ин қишвару мардуми меҳмонпарвари он ва аз сӯҳбатҳо бо шахсиятҳои шинохтаи ҷаҳон баргаштаем. Ҳудо ҳоҳад дар гузоришҳои ояндаи худ аз ин ҳусус бароятон нақлҳои ҷолибе хоҳем кард. Ҳудо ҳофиз.

«Тоҷикистон», 23 май 2002.

# **АБДУЛАЗИЗ АЛ – МАҲМУД:**

## **«КАДОМ ТЕЛЕВИЗИОН ҲАҚИҚАТНИГОРТАР АСТ?**

### **«АЛ – ҶАЗИРА» Ё СИ ЭН ЭН (CNN) ?»**

*Ширкати телевизиони «Ал – Ҷазира» - и Қатар дар солҳои охир, маҳсусан баъди ҳамлаҳои террористии 11 – сентябрри соли гузашта дар байни ширкатҳои телевизионии мамолики Шарқ ягона ширкати телевизионие аст, ки бо бузургтарин ширкатҳои телевизионии кишварҳои гарбӣ дар масъалаи инъикоси воқеаҳои Афғонистон ба рақобати баробар пардохтааст.*

Дар ин бора дар яке аз ҷаласаҳои гуфтугӯҳои байналмиллалии сиёсӣ, ки 7 – 8 май соли 2002 дар шаҳри Бонни Олмон таҳти унвони «Матбуот, низоъ ва терроризм» шуда гузашт, Абдулазиз ал – Маҳмуд - сармуҳаррири ин ширкати телевизионӣ суханронии муфассале кард. Дар суханрониаш Абдулазиз ал – Маҳмуд ёдовар шуд, ки дар замони «таҷовузи Шӯравӣ ба Афғонистон» расонаҳои хабарии гарб ҳарчи бештар истилоҳи «ҷиҳод» ва «муҷоҳиддин» - ро истифода мекарданд. Баъди ҳуруҷи шӯравиҳо аз Афғонистон ин кишвар ва мардуми он дар ҳоли ҷангҳои дохилӣ ба фаромӯшӣ дода шуданд. Вақте дар Африқо сафоратхонаҳои ИМА тарконда шуданд, ба тадриҷ ба ҷои истилоҳҳои қаблан зикршуда мағҳумҳои «терроризм», «террористони исломӣ» рӯи кор омаданд. Ба ҳусус баъди ҳамлаҳои 11 – сентябрри соли гузашта ин кишвар ва мардуми он ба баҳонаҳои мубориза бо терроризми байналмиллалӣ мавриди ҳамлаи ИМА ва эътилоғи он қарор гирифт.

Абдулазиз ал – Маҳмуд дар суханронии худ фаъолияти ширкати «Ал – Ҷазира» - ро бо ширкати телевизионии амрикоии Си Эн Эн муқоиса намуд. Ӯ исбот карданӣ шуд, ки «Ал – Ҷазира» дар инъикоси воқеаҳои охири Афғонистон нисбат ба ширкати телевизионии Си Эн Эн, ки дар байни телекомпанияҳои гарбӣ обрӯи баланд дорад, хеле оперативонатар, объективонатар ва мунсифонатар ҳудро нишон

додааст. Аз чумла, ў қайд намуд, ки «Ал – Ҷазира» дар ҷараёни инъикоси воқеаҳо ҷунин корҳоро иҷро кардааст:

- аз вазъияти ҳарду ҷинои даргир, ҳам эътилофи зиддитероризм ва ҳам ҷониби Толибон ва «Ал – Қоида» баробар гузоришҳо таҳия мекард.

- суханрониҳои давлатмардони Амрикоиро баъди ҳамлаи 11 – сентябр ба пуррагӣ пахш менамуд.

- ба роҳбарони Толибон ва «Ал – Қоида» имконият фароҳам меовард, ки дар ҷавоби айбэълонқуниҳои ҳукумати Амрико фикри худро изҳор намоянд.

- ба шаҳсиятҳои шинохта ва сиёсатмадорони Эътилофи Шимол, аз қабили Раббонӣ, Сайёф, доктор Абдулло, Қонунӣ, имконияти ибрози ақида медод.

- ба таҳлилгарони бетараф, роҳбарони созмонҳои хифзи ҳукуқи башари байналмиллалӣ низ имкони суханронӣ кардан фароҳам меовард.

- дар ҳама нуқоти ҳассоси Афғонистон намояндагиҳои худро дошт ва мустақиман гузоришҳо таҳия мекард.

Сипас Абдулазиз ал – Маҳмуд нуқтаи назари худро оиди фаъолияти ширкати Си Эн Эн иброз дошт. Ба қавли ў Си Эн Эн дар даврони ҷанги эътилофи байналмиллалӣ зидди «Толибон» ба як қатор камбудихое роҳ додааст, ки хоси расонаҳои ҳабарии озод нестанд. Чунончи:

- воқеаҳоро яктарафа инъикос мекард, асосан аз мавқеи ҳукумати ИМА баромад мекард.

- дар бораи хисорот ва талафоти мардуми мулکӣ умуман чизе намегуфт.

- ба ягон роҳбари «Толибон» имконияти сухан гуфтанро надод.

- аз намоиши навори видеое, ки дар он Усома бен Лодан фикрашро дар бораи ин воқеаҳо гуфтааст, худдорӣ намуд.

- маросими аз тарафи президент Ҷорҷ Буш ба зиёфат даъват шудани кӯдакони мусулмонро бо қаррӯи фар нишон дода, ҳамзамон аз намоиши кӯдакони афғоние, ки дар ҳуди ҳамон рӯз тавассути

бомбаборонкуниҳои ҳавопаймоҳои амрикӣ ҳалок шуданд, худдорӣ кард.

Дар идомаи суханрониаш Абдулазиз ал – Маҳмуд натиҷаи назарсанчиеро, ки дар байни 500 нафар шаҳрванди Аморати Муттаҳидаи Араб гузаронида шуда буд, ба таваҷҷӯҳи иштирокчиёни ин чорабинӣ расонд. Тибқи он 77 дар сади пурсидашудагон гуфтаанд, ки усул ва шеваи инъикоси ҷанг аз тарафи расонаҳои ҳабарии Ғарб ғаразомез будааст. Танҳо 16 дар сади пурсидашудагон гуфтаанд, ки расонаҳои ғарбӣ дар инъикоси ҷанги Афғонистон бетарафиро риоя кардаанд. 57 дар сади раъйдодагон изҳор кардаанд, ки расонаҳои ҳабарии мамолики араб дар инъикоси мавзӯи мазкур бетарафиро хифз кардаанд, 33 дар сади онҳо бошад, ба ҳар ҳол гуфтаанд, ки расонаҳои арабӣ ба воқеаҳои Афғонистон баҳои муғризона додаанд. Аз ҷумлаи пурсидашудагон 71 дар сади онҳо посух доданд, ки расонаҳои ҳабарии Ғарбӣ дар қишварҳояшон ба ташаккули афкори омма таъсиргузор будаанд. Танҳо 23 дар сади пурсидашудагон гуфтаанд, ки расонаҳои ахбори умуми мамолики араб ба ташаккули афкори омма таъсир гузоштаанд.

Аз теъдоди умумии пурсидашудагон 57 дар сади онҳо изҳор кардаанд, ки телевизиони «Ал – Ҷазира» - ро тамошо мекунанд. 38 дар сад бошад посух додаанд, ки тарҷеҳ медиҳанд телевизиони Си Эн Эн – ро тамошо кунанд.

Абдулазиз ал – Маҳмуд дар поёни суханрониаш натиҷагирий кард, ки расонаҳои ҳабарии Ғарб вақте сухан дар бораи манофеи геополитикии қишварҳояшон меравад, аз инъикоси объективона ва мунсифонаи низоъҳо сарфи назар мекунанд. Болотар аз ин ҳукumatҳои онҳо қӯшиш мекунанд, ки бо таҳияи қонунҳои иловагӣ ба озодии сухан маҳдудиятҳое ворид кунанд, то аз пахши гузоришҳое ҷилавгирӣ карда шавад, ки ҷавобгӯи сиёсати онҳо нест. Ҳатто ба ҳукumatи қишварҳое фишор меоранд, ки расонаҳои ҳабарии озоди он давлатҳо сиёсати гарбиёнро ба зери тозиёнаи танқид мегиранд. Масалан, роҳбарияти

ИМА аз давлати Қатар талаб кардааст, ки садди роҳи ширкати телевизионии «Ал – Ҷазира» дар инъикоси воқеаҳои Афғонистон шавад.

Албатта ин суханронии сармуҳаррири «Ал – Ҷазира» -ро на ҳама ширкаткунандагони гуфтугӯҳои сиёсӣ оромона таҳаммул карданд ва объективонаву мунсифона донистанд. Ҳатто Ҳамид – сармуҳаррири рӯзномаи сиёсии урдузабони покистонии «Авсоф» чопи Исломобод, ки ҳусни таваҷҷӯҳи худро нисбати Толибону «Ал – Қоида» пинҳон кардан наметавонист, аз баъзе эродҳои Абдулазиз – ал – Маҳмуд изҳори норозигӣ кард. Масалан, вакте Абдулазиз – ал – Маҳмуд изҳор дошт, ки намояндагии «Ал – Ҷазира» дар Кобул барқасдона аз ҷониби амрикоиҳо бомбаборон шуд, Ҳамид Мир эзоҳ дод, ки намояндагии ширкати телевизионии Би Би Си низ бомбаборон шуд ва ў фикр намекунад, ки ин бомбаборонқуниҳо барқасдона буданд.

**«Тоҷикистон», 23 майи соли 2002.**

# **ТЕРРОРИСТ ДИН ВА МИЛЛАТ НАДОРАД!**

*Мусалмонҳои гаравгон дар дасти ба ном «террористони исломӣ».*

*Чаро «терроризми исломӣ» вуҷуд дораду «терроризми буддоӣ» не?  
Кашфиёти ҳангомаҷӯёнаи ҷаноби В.Арутюнов!*

Сиёсатмадорону таҳлилгарони зиёде дар дунё ҳаводиси террористии 23 – 26 – уми октябри соли 2002 – ум дар Москвава вуқӯй пайвастаро шарҳ дода, моҳиятан ва мазмунан онро ба ҳамлаҳои террористии 11 – сентябри соли 2001 дар ИМА руҳдода монанд кардаанд.

Дар ҳақиқат, ҳарду воқеа ҳам аз асафбортарин ҳодисаҳои оғози аспи навини таърихи башарият ба шумор мераванд. Дар ҳарду воқеа ҳам садҳо нафар одамони бегуноҳ ҷони азизи худро дар як миҷа задан аз даст доданд.

Ҳардӯи ҳодиса мустақиман, чи тавре ки мегӯянд: дар режими «нон – стоп», яъне беист ва «зинда» аз тариқи телевизион ба маърази тамошои ҷаҳониён гузошта шуд.

Милионҳо нафар сокинони сайёра соатҳо аз назди «оинаи ҷаҳоннамо» дур нашуда, дар интизори таҳаввулоти ҷадиде дар ҷараёни ин ҳодисаҳо ҷашм аз телевизион намеканданд. Мисле, ки филми ҳунарии сермоҷарои коргардонҳои Ҳолливудро тамошо мекарда бошанд. Филмеро, ки билохира поён меёбаду қаҳрамонони он ба мақсад мерасанд. Вале ҳайҳот, ҷизеро ки онҳо тамошо мекарданд, он кино набуд. Он ҳақиқат буд. Ҳақиқати талҳ. Он зиндагӣ буд, зиндагии бо марғ дар набард. Ҳар як тамошобини телевизион бо як тарсу ваҳм идомаи ин драмаи ҳаётро пайғирӣ мекард. Тарсу ваҳм аз он дошт, ки мабодо наздикуну азизонашро дар ҷумлаи қурбониён бубинад. Баъзе аз

тамошобинон аниқ медонистанд, ки дар ҳамон соат, дар ҳамон лаҳза, дар ҳамон биное, ки мавриди ҳамлаи террористӣ қарор гирифтааст, як ё як чанд нафар аз азизони ӯ ҳамон ҷо будаанд. Оё метавон тасаввур кард ҳолати рӯҳии ин қабил тамошобинонро? Иддае аз тамошобинон баъди шунидани суханрониҳои сиёсатмадорону шорехон, муфассирону наттоқони телевизион акнун ба ҷони худ эҳсоси хатар мекарданд. Зоро аз телевизион ҷониберо, аниқтараш тарафдорони динero гунаҳкор мекарданд, ки тамошобин худ намояндаи он буд, ё ин ки намояндаи он дине, ки гунаҳкораш медонистанд, дар паҳлӯяш телевизион тамошо мекард, ё ҳамсояш буд, ё бо ӯ дар як идора кор мекард.

Ба ёд биёред лаҳзаҳои аввали ҳодисаи 11 – уми сентябрی соли 2001 –умро! Раиси Ҷумҳури ИМА Ҷорҷ Буш маҳз дар ҳамин лаҳзаҳои фочиавӣ, вақте, ки қалбҳо пур аз сӯзу гудозанд, асадҳо ба эҳсос омадаанд, «ҷангӣ салибӣ» эълон мекунад. «Ҷангӣ салибӣ» чист худаш? Маънии «ҷангӣ салибӣ» дар фаҳмиши таърихияш ин маъракаи сиёсиву низомиест, ки кишварҳои масеҳӣ борҳо дар тӯли таърихи башарият барои ишғол кардани «Замини муқаддас», яъне Фаластин, ки акнун қисмате аз он дар дasti мусалмонҳост, ба роҳ монда буданд.

Ҳарчанд рӯзи дигар Буш эълон кард, ки ӯ аз истилоҳи «ҷангӣ салибӣ» дар суханронияш саҳван истифода кардааст, вале кор аз кор гузашта буд. Баъди ин гуфтаҳо дар ИМА ва дигар мамолик садҳо нафар мусалмонони бегуноҳ мавриди ҳамлаҳои ифратиёни мазҳабии гайриисломӣ қарор гирифтанд, молу мулкашонро ба яғмо бурданд, оташ заданд. Аз он ки чанде пештар Конгресси ИМА бо дарҳости Буш Байтулмуқаддасро ҳамчун пойтаҳти Исроил ба расмият шинохт, метавон хулоса баровард, ки «ҷангӣ салибӣ» эълон кардани Буш дар рӯзҳои ҳаводиси 11 – уми сентябр чандон «саҳви лафзӣ» набудааст.

Дар ҷараёни ҳаводиси 23 – 26 октябри соли ҷорӣ дар Москав ҷеҳраи Раиси Ҷумҳури Русия Владимир Путин дар тафовут аз ҳамтои америкоияш дар рӯзи 11 – сентябр ваҳшатзада ба назар намерасид. Ва ба мисли Буш ҳам ҳамватанонашро ба «ҷангӣ салибӣ» даъват накард.

Баръакс пешвоёни дини мубини исломро ба кохи худ хонд ва ба онҳо дар машварат шуд, то роҳҳои ҳаллу фасли қазияро пайдо кунанд.

Вале телевизиони давлатии Русия аз паҳши иттилооти фитнабарангез худдорӣ накард. Нахустин ҳабари фитнаангез иттилое буд, ки дар лаҳзаҳои аввал паҳн шуд ва тибқи он гӯё террористон баъд аз он ки гаравгонҳоро аз ҷиҳати мансубияташон ба миллат ва дин мушаххас карданд, мусалмонҳоро ҷавоб доданду дигарҳоро не. Албатта ин ҳабар натавонист дар доҳили қишвари Русия воқуниши манфири ба бор наорад. Баъди чанде ҳабари дигаре паҳн шуд, ки тибқи он гӯё дар яке аз ноҳияҳои он қишвар бошандагони масеҳии он алайҳи мусалмонони ҳамон деҳа ё деҳаи ҳамсоя ҳамла бурданӣ шуданд, вале коркунони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз он ҷилавгирӣ намуданд. Ҳабари дуввум то қадом андоза ба ҳақиқат наздик буд, ба мо маълум нест. Аммо дар ҳусуси он, ки ҳабари аввал дар бораи озод кардани тамоми гаравгонҳои мусалмон аз ҷониби террористон дурӯғ будааст, далелҳо мушаххасанд. Имрӯз ҳаддиақал метавонем аз се мусалмоне ном бигирем, ки аз аввал то ба охир даҳшати «террористони исломӣ» - ро дар «Норд – ост» аз сар гузарониданд. Яке аз онҳо Фотима Шахова, табибе аз Осетияи Шимолӣ, дигар Зафар Сифотов аз Тоҷикистон, ва боз як нафар журналисти Ozarbaychon.uz.

Ин се нафар бо вучуди он, ки мусалмон буданд, то лаҳзаи охир дар дasti террористон гаравгон монданд. Ду нафари онҳо Фотима ва Зафар бар асари гази мадхушкунанда беёд гардида, ба шифоҳона интиқол дода шуданд. Журналисти Ozarbaychon.uz бошад, мақомоти амниятии Русия муддати муайяне террорист гуфта, боздошт намуданд. Сипас баъди аниқ кардани шахсияташ ҷавоб доданд.

Мутаассифона, чунин ҳабарҳои дурӯғу фитнаангез, бадномкунандай дини мубини ислом на якбору ду бор аз тариқи ин телевизион дар он рӯзҳо садо доданд. Масалан, филми мустанади ҳабарнигори РТР Пашковро дар бораи воқеаҳои 11 – уми сентябр мисол меорем.

Бояд гуфт, ки ин фильм бидуни эъломи пешакӣ он рӯз ба намоиш гузошта шуд. Дар фильм ба ҳангоми нишон додани лаҳзаҳои фурӯпошии биноҳои осмонхароши Ню Йорк баранда чунин мегӯяд: «Имрӯз ҳар як сокини сайёра савол медиҳад, ки бо қадом мақсадҳо ин террорҳо амалӣ мешаванд?». Ва барои ҷавоб додан ба савол дар ҳамин вақт дар навор узви Шӯрои ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои динии назди Президенти Русия Александр Игнатенко пайдо мешавад ва чунин мегӯяд: «Мақсади асосии ин террорҳо радиқализатсияи дини ислом ва тақвияти мусалмонҳо дар ҷаҳон аст»!?

Сипас боз наворҳои қатлу қуштор, ҳаробазорҳо ва ҷараёни тамрини низомии афроди либосҳои сиёҳи шарқиёна дарбар ва силоҳбадаст намоиш дода мешавад.

Акнун биёед, хонандай азиз мову шумо фикр қунем, ки як тамошобини оддии аврупой ё амрикӣ, ки аз ҳақиқати дини ислом ҳабар надорад, аз ин гуна гуфторҳо, наворҳо чӣ натиҷагирӣ ҳоҳад кард! Як тамошобини нисбатан ҷавоне, ки намедонад, ҷаҳони ислом бузург асту на ҳамаи мусалмонон террористанд ва онҳо як таъриху маданияти оламшумул доранд. Ва билохира ҳуд низ ин гуна амалҳоро маҳкум мекунанд! Вокуниши ин қабил тамошобин чӣ гуна метавонад бошад? Албатта вокуниши на мусбат.

Муаллифи фильм барои тақвияти фикри ҳуд, ки гӯё исломихо террористанд аз суханронихо ду гурӯҳи одамон истифода кардааст. Яке олимон ва исломшиносони Русия ва дигар кишварҳо ва дуввум аъзои ин ва ё он танзиму ҳаракатҳои ифратии исломӣ, ки ба қӣ хизмат карданӣ онҳоро аз ин навъ амалҳояшон пай бурдан мумкин аст.

Ҳаддиқал ҳаминаш аниқ маълум аст, ки фаъолияти онҳо то алҳол бар манфиати ислом ва мусалмонҳо набудааст.

Дар ин мусоҳибаҳо олимону сиёсатмадорону исломшиносон мегӯянд, ки «исломихо террористанд», ифратгароёни исломӣ гӯё дар тақвияти онҳо мегӯянд: «Бале, мо террористем».

Ҳатто мудири шүбәси Ҳалқҳои Кавкази Институти этнология ва антропологияи АФ Русия Сергей Арутюнов дар посух ба саволи «исломиҳо барои фаъолияти террористии худ маблагро аз куҷо меёбанд?», мегӯяд, ки «исломиҳо аз ҳисоби нефт ва афюн «пулҳои ифлос»-и (грязные деньги) зиёд доранд. «Терроризми исломӣ» аз ҳисоби ҳамин пулҳост. Буддоиҳо, ки «пули ифлос» надоранд, «терроризми буддӣ» низ вучуд надорад». Ана ҳалос! Ҷӣ қашфиёте!! Ҷаноби С.Арутюнов бо ин назарияи худ ақидаи маъмулӣ «террорист дину миллат надорад» - ро рад мекунад. Не, доштааст, факат агар ў мусалмон бошад. Ин аст ҳолоси суханрониҳои ҷаноби С.Арутюнов.

Олимни дигар Александр Умнов – коршиноси институти омӯзиши Исроил ва Шарқи Наздик дар суханронии худ по фарохтар ниҳодааст. Ў мегӯяд: «Дар таърихи башарият ҳамагӣ як маротиба як давлате будааст, ки тамоми сиёсати берунаи худро дар асоси террорҳои сиёсӣ пеш мебурдааст. Он давлат дар ҳудуди Шарқи Форс ҷойгир будааст. Мақсади асосии подшоҳи ин кишвар Ҳасан – ас Сабоҳ аз байн бурдани коғирон будааст. Барои ин мақсадҳо ў ҳазорҳо фидой тарбия карда будааст. Ва инак ҳазор сол баъд Усома ибни Лодан кори ўро идома медиҳад». Дар ҷавоб ҳаминро мегӯем, ки ин гуфтаҳо на танҳо нодида гирифтани таъриҳҳо, балки тӯҳмат ба он аст. Усомаро бошад ҳеч гоҳ наметавон намояндаи ваколатдори дини мубини ислом ҳисобид. Касе дар ҷаҳони ислом ба ў чунин ҳақро надодааст, ки ба ин шева аз мусалмонҳо дифоъ кунад.

Бо овардани ин гуфтаҳо мақсади асосии муаллифони фильм он аст, ки дар тамошобин нуқтаи назаре пайдо шавад, ки гӯё мусалмонҳо аз қадимулайӯм террористанд ва терроризми онҳо замоне дар сатҳи давлатӣ амал мекардааст.

Ҳамин тариқ аз гуфтаҳои боло саволҳои зиёде ба миён меоянд. Чаро Раиси Ҷумҳури як кишвари абарқудрат ошкоро «ҷанги салибиҳо», ки маънояш ҷанг бар зидди мусалмонҳост, эълон мекунад? Оё ў оқибати асафбори суханҳои худро намефаҳмад? Чаро олимоне, ки як умр дар

масъалаи дини мубини ислом тадқиқот бурдаанд, дар чунин лаҳзаҳои ҳассос нуқтаи назареро иброз медоранд, ки хилофи аҳкоми шариат аст? Оё онҳо намефаҳманд, ки гуфтаҳояшон тӯҳмат аст дар ҳаққи дини мубини ислом? Чаро телевизиони давлатии Русия фильмҳоеро пахш менамояд, ки метавонанд низоъҳои миллӣ – мазҳабиро барангезанд? Инро магар масъулини телевизион намефаҳманд? Мефаҳманд. Нагз мефаҳманд. Ҳам президенти ИМА мефаҳмад, ҳам олимон мефаҳманд, ҳам масъулини телевизион. Вале боз ҳам дидаву дониста ин корро мекунанд. Ин корҳоро барои он мекунанд, ки дар роҳи пиёда кардани сиёсатҳои геополитикий ва манофеъчӯёнаи доираҳои муайянни сиёсиву низомӣ сахмгузор бошанд. Аниқтар бигӯем онҳо дарҳости ҳамин доираҳоро иҷро мекунанд. Мубориза барои бозори сӯзишворӣ, мубориза барои бозори силоҳу муҳимот.

Баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ҷаҳон ба марҳилаи навини ҳуд ворид шуд. Дар саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ ИМА яккатоз гардид. ИМА акнун меҳоҳад, ки ҷаҳонро дар сурате, ки барояш лозим аст, ҳамон гуна бубинад. Барои ин дастҳояш бояд дароз бошанд. Дар ҳамаи гӯшаву канори олам бояд базаҳои низомии ҳудро дошта бошанд. Ин корро президенти ИМА ҳамон вакт карда метавонад, ки агар дар кишвараш аз шаҳрвандӣ оддӣ шурӯъ карда, то конгрессмен ҳама аз ўпуштибонӣ қунанд. Барои он ки сиёсати ўро дастгирӣ қунанд, бояд дар назари онҳо аввал душмане пайдо кард (дар ғайби Иттиҳоди Шӯравӣ), сипас он душманро аз будаш бузургтар бояд нишон дод. Зоро агар бигӯянд, ки ИМА бо як гурӯҳаки терористӣ дарнабарданд, мардум онҳоро наҳоҳад фахмид. Вале агар бигӯянд, ки намояндагони дини ислом, яке аз бузургтарин динҳои олам алайҳи онҳо ҷиҳод эълон кардаанд, он гоҳ мардум ҷизе наҳоҳанд гуфт, ҳомӯшона дарҳостҳои онҳоро ҳоҳанд пазируфт. Ин аллакай ноҳун задан бо торҳои нозуки эҳсосоти миллӣ – мазҳабии онҳо мебошад. Он гоҳ дастҳои онҳо кушода ҳоҳанд шуд.

Оқибати ин сиёсат, яъне сиёсати ба муқобили яқдигар барангехтани тамаддунҳо сиёсати фочиабор аст. Агар ИМА баъди

Афғонистон «мехвари шарорат» гуфта аввал ба Ироқ ҳамла кунад ва сипас Эронро мавриди хүчумхои худ қарор бидиҳад, ба вуқӯй пайвастани барҳӯрди тамаддунҳо ногузир аст. Он гоҳ ҷаҳон бо вартай нобудӣ рӯ ба рӯ ҳоҳад шуд. Агар ИМА ба иқтидори машинаи ҳарбӣ – сиёсии худ умед бибандад, хато мекунад. Инро дар Ғарб ва Русия андешамандони ин мамолик хеле хуб дарк кардаанд. Чунончи режиссёри машҳури рус Андрей Кончаловский дар ин робита рӯйрост мегӯяд: «Амрикоиҳо дар ин ҷанг наметавонанд ғалаба кунанд. Зоро ҳар як ҷанг бар пояни фидокорӣ, ҷоннисорӣ устувор аст, на бар асоси қатлу қуштори дигарон. Имрӯз дар қишварҳои исломӣ ҳаддиақал 10 миллион касро пайдо кардан мумкин аст, ки омодаи бо худ гирифтани бомба ва ба ҷои зарурӣ рафтани ҳастанд. Ва онҳо аз мурдан наметарсанд».

Бо овардани ин иқтибос ман гуфтаний нестам, ки агар ҷангни тамаддунҳо оғоз шавад, (инро ман не, Семуэль Ҳангтингтон пешгӯй мекунад) дар он муҳолифони Амрико, яъне ҷаҳони ислом ғалаба ҳоҳанд кард. На, ҷунин наҳоҳад шуд. Биёед, таърихи начандон дурро ба ёд биёрем. Ҳамагӣ бисту ҷанд сол муқаддам яке аз абарқудратҳои ҷаҳон, Иттиҳоди Шӯравӣ ба қафомондатарин қишвари исломӣ, ҳамсояи худ Афғонистон ҳамла бурд. Дар давоми даҳ соли ҷангҳои ҳуనин бо вуҷуди доштани навтарин ва пуриқтиортарин техникаи низомӣ, аслиҳаи қатли ом, нерӯи низомии варзида, натавонист болои ин қишвар тасаллут пайдо кунад. Баръакс шикаст ҳӯрд, шармандавор ақиб нишаст ва оқибат заҳмҳои ҷангро дар худ натавонист мудавво кунад ва билохира аз ҳам фурӯ пошид. Вале мо наметавонем бигӯем, ки дар ин ҷанг Афғонистон ғалаба кард. Афғонистон ва мардуми он ҷунон зарбаҳоеро таҳаммул карданд, ки то ба ҳол наметавонанд ба худ биёянд. Миллионҳо нафар афғонҳо қушта шуданд. Миллионҳои дигар ҷилои ватан карданд. Ҳазорҳо шаҳру қарияҷоти онҳо ба ҳаробазор табдил ёфт. Ҳазорҳо техникаи низомиеро, ки ба ғанимат бурданд, бо силоҳу муҳимоти беандоза зиёде бар муқобили яқдигар, дар ҷангҳои таҳмилии шаҳрвандӣ истифода карданд. Аз ин ҷангҳо дохилии афғонҳо кӣ зарар дид? Дар

баробари афғонҳо ҷаҳони муттамаддин! Афғонистон ба маркази терроризми байналмиллалӣ ва истеҳсоли маводи муҳаддир табдил ёфт. Терористони дар Афғонистон таълимгирифта ба Амрико ҳамла бурданд. Ҳероини дар Афғонистон истеҳсолшуда риштаи умри садҳо ҳазор шаҳрвандони Русия ва Амрикоро дар ҷавонӣ қандааст, хисороти зиёдеро ба кори тарбияи насли навраси ин кишварҳо ворид кардааст. Агар дақиқан бигӯем на танҳо ин кишварҳо, балки тамоми ҷаҳон имрӯз ҳосили талхи бетафовутӣ, бефаъолиятии ҳудро дар қиболи қазияи Афғонистон мечашад. Агар ҳамлаи Иттиҳоди Шӯравӣ ба Афғонистон намебуд, шояд Иттиҳоди Шӯравӣ ҳуд пойбарҷо ва ҷаҳон аз ин балоҳо дар амон мебуд. Афғонистон ба маркази терористони байналмиллалӣ табдил намеёфт ва 80 дар сади маводи муҳаддири ҷаҳонро истеҳсол намекард?

Шояд баъди ин гуфтаҳои болоӣ нафаре аз ҷонибдорони сиёсати имрӯзаи Раиси Ҷумҳури ИМА даъво қунад, ки Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҷангӣ Афғонистон барои он шикаст ҳӯрд, ки ИМА ва мамолики Ӯарб аз муҷоҳиддини Афғонистон шадидан пуштибонӣ мекарданд. Бале, ҳамин тавр буд, ин ҳақиқат аст. Табииати ҷанг ҷунин аст. Вақте, ки ҷанг байнӣ ду қувва шурӯъ мешавад, ҳатман қувваҳои дигаре пайдо мешаванд, ки ба ҳарду ҷониб қӯмак мекунанд. Ва ин қувваҳои қӯмаккунандай душман метавонанд аз дохили кишварҳои ҷангкунандагӣ низ буруз қунанд. Ҳодисаи гаравғонгирии Масқавро тамоми ҷаҳон, аз ҷумла роҳбарони кишварҳои исломӣ маҳкум карданд. Вале боз ҳам буданд нерӯҳое, ки ҳатто аз ибрози нуқтаи назари ҳуд дар бораи дастгирии ин амали террористон ҳуддорӣ накарданд. Ҳатто дар Русия. Не, онҳо гурӯҳҳои исломӣ набуданд. Онҳо намояндаҳои аҳзоби бонуфузи сиёсии Русия буданд. Масалан, роҳбари ҳизби «Трудовая Россия» В.Анпилов дар ҳузури ҳабарнигорон дар наздикии маҳалли гаравғонгирӣ ошкоро эълон дошт, ки «агар онҳо (террористон) сафорати Амрико ё Кремлро ишғол мекарданд, ман ҷонибдори онҳо мебудам». Агар дар Русия кор то ба дараҷае расида бошад, ки лидерони аҳзоби сиёсиаш дар сурати ҳамлаи

ба ном «террористони исломӣ» ба сафорати ИМА ё Кремл омодаи аз террористон ҷонидорӣ кардан бошанд, пас бояд фикр кард, ки худое нахоста, дар сурати оғози ҷанги тамаддунҳо, ҷӣ ҳаводисе метавонад дар дохили ин кишварҳои сермиллат ба вуқӯъ бипайвандад.

Дар хотима ҳаминро гуфтаниям, ки мавзӯи инъикоси ҳаводиси террористӣ, маҳсусан терроризми байналмиллалӣ дар саҳифаҳои матбуот, барномаҳои радио ва телевизион мавзӯи хеле ҳассос ва мубрами рӯз аст. Саҳлангорӣ ва бепарвой дар ҷараёни инъикоси ин мавзӯъ метавонад на танҳо ба фоқиаи инсонҳо, балки ба фоқиаи байни миллатҳо ва мазҳабҳо оварда расонад. Аз ин рӯ ҳуб мебуд, ки ҳангоми инъикоси ин ҳодисаҳо аз ном бурдани мансубияти миллӣ ва мазҳабӣ – динии террористон ва ҷинояткорон ҳуддорӣ мекардем. На дар сухан, балки дар амал исбот мекардем, ки «террорист дин ва миллат надорад».

**«Тоҷикистон», 28 ноябр 2002.**

# ДАР ӮЗБЕКИСТОН «ОИНА» - РО БАСТАНД. ЧАРО?

Шодиу хурсандии муаллимону мактаббачагони мактабҳои тоҷикии шаҳри Самарқандро он рӯз, яъне рӯзи чоп шудани шумораи нахустини нашрияи «Оина», ҳадду канор набуд. Он рӯз хурду калон, зану мард, пиру ҷавони Самарқанд якдигарро бо ин рӯйдоди муҳими фарҳангӣ, бо ин мужда табрик мегуфтанд. Охир он ҳодисаи фараҳбахш ҷӣ гуна мужда набошад? Худ қазоват кунед. Баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ вазъи мактабу маориф барои намояндагони миллатҳои гайриӯзбек дар ин кишвари ба тозагӣ ба истиқлол расида ҳеле ҳам вазнину мушкил гардид. Ба ҳусус аҳолии тоҷикзабони Самарқанд, ки аксариятро дар ин шаҳри бостонӣ ташкил медоданд, аз нарасидани китобҳои дарсӣ ва илмиву бадеӣ ба забони модариашон ба шиддат танқисӣ мекашиданд. Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон барои баъзе аз роҳбарони шаҳр ва ҳатто ҷумхурӣ, ки аз рушду нумӯи забон ва фарҳангӣ тоҷикӣ дар кишвар хушашон намеомад ва ҳоло ҳам намоеяд, баҳонае шуд то аз инкишофи тараққиёти робитаҳои фарҳангӣ, ба ҳусус дар соҳаи маорифи ҳалқ, бо роҳҳои гуногун ҷилавгирӣ намоянд. Тӯли 10 соли истиқлолияти Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои фарзандони тоҷикзабонҳои ин кишвар аз Тоҷикистон як китоби дарсӣ ба забони тоҷикӣ расман ворид нашудааст. Баръакс аксарияти китобҳои дарсӣ ва бадеӣ ба забони тоҷикӣ иншошударо, ки қабл аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ба ин кишвар оварда буданд, бо баҳонаҳои соҳтаву бофтаи гуногун аз байн бурданд. Муаллимону мактаббачагони тоҷикзабони Ӯзбекистон аз нарасидани маводи таълимӣ, ба ҳусус китобҳои дарсӣ, ба забони модариашон ба мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ буданд ва то ба ҳол ҳастанд. Аз ин рӯ нашрияи «Оина», ки барои омӯзгорон ва шогирдони мактаб пешбинӣ шуда буд, дар ҷунин шароит метавонист то андозаи ин ҳалои

фарҳангиyu таълимиro пур созад va камe ҳам бошад чун оби зулоли чашмасорон ҳалқи алоқамандон va дӯстдорони фарҳангу забони тоҷикиро шодком намояд. Ё ба ибораи дигар бигӯем «Оина» дар ин ҳолат абрero мемонд, ки гулҳову раёҳини ташналаб дар фироқи борони ҷонбахшаш чашмичор буданд.

Шумораҳои нахустини «Оина» интизориҳои алоқамандонашро ҷомаи амал пӯшонд. Ҳар як хонандаи «Оина» дар он дӯсти мушфик, маслиҳатгар, омӯзгори ғамхор, ҳамрози дамсози худро дид. Олимону зиёйёни хирадманду дурандеши Самарқанд дигар ҷашм ба умеди китобҳои дарсӣ аз Тоҷикистон нашуда, ҳуд ба навиштани рисолаҳои таълими shurӯy карданд ва онҳоро барои kūmaki муаллимону шогирдони мактабҳо дар саҳифаҳои «Оина» ба нашр мерасонданд. Ба ғайр аз ин дар саҳифаҳои ин нашрия, ки моҳе ду маротиба дар ҳаҷми 8 саҳифаи варақи А – 4, ҷоп мешуд, бисёр матолиби ҷолиб ба табъ мерасид. Муаллифони ин навиштаҳо аз хонандагони синфҳои ибтидой шурӯy карда то олимони унвондор бо як дилгармие масоили мавриди таваҷҷӯҳашонро ба баррасии умум мегузоштанд. Мавзӯyҳои забони модарӣ, васфи китоб, муаллим, ватандӯстӣ, некиву накӯкорӣ, қиссаҳо аз ҳаёти қаҳрамонҳои миллӣ, аз эҷодиёти хонандагон дар саҳифаҳои нашрия мавзӯyҳои муҳимтарин ба шумор мерафтанд. Кор ба ҷое расид, ки ҳуди хонандагони нашрия масъалаи обунаро бардошта, тақозо намуданд, ки он аз ин ба баъд ҳафтае як маротиба нашр шавад. Ҳар рӯz ба унвони «Оина» садҳо номаву мактубҳо ворид мешуд. Дар онҳо яке чопи шеърашро дарҳост мекарду дигаре устодашро табриқ мегуфту саввумӣ дар бораи масъалаи дигари доғи rӯz изҳори ақида мекард ва гайраву ҳоказо.

Вале баъди нашри шумораи 15-уми рӯзномаи «Оина» сардори раёсати матбуоти вилояти Самарқанд М. Эралиев бо фармони рақами понздаҳи ҳуд аз 28 марта соли 2001 чопи «Оина»-ро мамнӯy эълон кард. Ҷаро? Ҷӣ сабабҳо боиси он шуданд, ки ин нашрияи маҳбуби самарқандиҳоро бастанд? Зоҳирان воқеаи муҳиме рух надодааст, -

мегўяд сармухаррири он журналисти шинохтаи Ҷумҳурии Ўзбекистон Раҳим Мавлонй. Яке аз муассисони нашрия бо баҳонаи он ки фаъолияти «Оина» ўро писанд нест аз мақоми худ расман даст мекашад ва аз ин хусус ба идораи раёсати матбуоти вилояти Самарқанд хатти гузориш медиҳад. Дар ин идора ба ҷои он ки аз асли воқеа боҳабар шаванд ва сабабҳои чунин тасмим гирифтани яке аз муассисонро бифаҳманд, чуноне, ки мегўянд, нархи сабзиву пиёзро напурсида, қарори баста шудани нашрияро мебарорад. Ба фикри адвокати нашрия Д.Тоҷибоева тибқи қонунҳои ҷории Ҷумҳурии Ўзбекистон сардори раёсати матбуоти вилояти Самарқанд набояд аризай яке аз муассисон даъвогарро бе протоколи ҷаласаи маҷлиси умумии кормандони нашрия ва дигар муассисони он, ки дар он сабабҳои низоъи байни муассисон бояд инъикоси худро мейфт, қабул мекард. Тибқи қонун М.Эралиев бояд ҳатман бо сармухаррири нашрия Р.Мавлонй сӯҳбате медошт. Вале мутаассифона, ин гуна корҳо амалӣ нашуданд. Ба болои сӯхта намакоб дар қарори баста шудани «Оина» нуктае дарҷ карда мешавад, ки тибқи он «агар муассисон қӯшиши дубора ба қайд гирифтани нашрияро намоянд», комиссияи маҳсусе созмон дода мешавад, ки он фаъолияти нашрияро амиқ мавриди тафтиш қарор медиҳад ва хуносабарорӣ мекунад. Танҳо баъд аз ин иҷозати аз нав ба фаъолият шурӯъ кардан он дода мешавад ё на, маълум ҳоҳад шуд. Табиист, ки кормандону муассисони «Оина» барои аз сари нав сабти ном шудан ба раёсати матбуоти вилоят бо ариза муроҷиат карданд. Дар ҷавоб тибқи ваъдаи қаблий сардори раёсати матбуот комиссияи маҳсусеро барои тафтишоти фаъолияти нашрия созмон дод. Дар як муддати кӯтоҳ фаъолияти нашрия мавриди тафтиш ин комиссия қарор гирифт ва дар ниҳоят кор он комиссия хулоса баровард, ки нашрияи «Оина» аз нав ба қайд гирифта нашавад. Зоро он гӯё бо материалҳои дар саҳифаҳои худ нашрнамуда «ба бад шудани муносибатҳои байни миллӣ дар кишвар мусоидат карда, аз доираи як рӯзномаи барои ҷавонон пешбинишуда пой фароҳтар

ниҳодааст» ва боз ба ҳамин монанд чандин айбҳои дигар ба болои ин нашрия бор шудааст.

Вале сармуҳаррир Раҳим Мавлонӣ ва адвокати нашрия Д.Тоҷибоева дар ҷараёни конференси ҷоруми намояндагони васоити аҳбори умуми мамолики Осиёи Марказӣ, ки рӯзҳои 26 ва 27 – уми сентябри соли 2002 дар Тошканд барпо шуд ва нависандай ин сатрҳо низ дар он иштирокӣ буд, изҳор доштанд, ки тамоми ин маъракаи баста шудани «Оина» гайриқонунӣ сурат гирифтааст. Пеш аз ҳама раёсати матбуоти вилоятӣ қонунан ҳуқуқи созмон додани чунин комиссияро надоштааст. Сипас ҳулосаи ин комиссия нодуруст аст. Ҳулоса дар асоси тарҷумаи нодурусти материалҳои газета аз тоҷикӣ ба ўзбекӣ таҳия шудааст. Аввалан тарҷумаро ашҳоси гайримутахассис иҷро кардаанд ва дуввум он ки талаботи принципҳои ҳуқуқӣ ба ин наъъи ҳӯҷҷат ба инобат гирифта нашудааст. Ё ба ибораи дигар бигӯем ин ҳӯҷҷат гайриқонунӣ тартиб дода шудааст. Ба ҳар ҳол кормандони нашрия ба умеди тантанаи ҳақиқат ва адолат борҳо ба мақомотҳои гуногуни даҳлдори Ўзбекистон, аз ҷумла ба суд муроҷиат карданд. Вале ҳар бор кор бе натиҷаи барои нашрия мусбат анҷом мегирифт. Ҳарчанд дар мурофиаҳои судӣ борҳо исбот шуд, ки маводҳои дар саҳифаҳои «Оина» ҷопшуда барои қишивар ё муносибатҳои миллӣ дар Ўзбекистон ягон хел зарари маънавӣ ё сиёсӣ наовардаанд ва надоранд, вале боз ҳам ҳукуматдорон барои нашри рӯзнома иҷозат намедиҳанд. Ба маврид аст бигӯем, ки дар он вақте, ки нашрия ба ҷоп мерасид, дар Ўзбекистон сонсур (цензура) ҳанӯз ҳам вучуд дошт ва ҳеч як рӯзнома наметавонист матолиберо ҷоп кунад, ки мазмуни он бар зарари манофеи қишивар бошад. Аз ин рӯ чунин айбэълонкуниҳо ботил ва ҳандаоваранд.

Рӯзноманигороди «Оина» дар ин фурсате, ки нашрияшон баста шудааст, чи тавре ки қаблан ҳам гуфтем, борҳо ба идораҳои гуногун, аз он ҷумла созмонҳои байналмиллалии дифоъ аз ҳуқуқи журналистон ва умуман шаҳрвандон муроҷиат кардаанд. Чунин созмонҳои бонуфузи байналмиллалий аз қабили Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо,

Интерњюс, Институти Мунъакискунданаи Ҷанг ва Сулҳи Британия ва гайра бешубҳа ин казияро дунболигирӣ мекунанд. Вале бояд гуфт, ки қотеъиятро дар ҳалли ин масъала дар фаъолияти онҳо имрӯз дигар мушоҳида намекунем. Умуман баъди ба ихтиёри эътилофи зидди терроризми байналмиллалӣ voguzor кардани ҳудудҳои хеш роҳбарони баъзе аз кишварҳои Осиёи Марказӣ бо вучуди поймолкуниҳои ҳукуқи шаҳрвандон аз ҷониби мақомоташон дигар мавриди мазамату интиқоди Созмонҳои байналмиллали дифоъ аз ҳукуқи инсонҳо қарор намегиранд. Ба ҳар ҳол он муносибатеро, ки қаблан ин Созмонҳои байналмиллали дар ин масъала зоҳир мекарданд, имрӯз мутаассифона, мушоҳида намекунем. Албатта ин чиз ба раванди демократиқуной дар ин кишварҳо бе таъсир наҳоҳад монд.

Вале гила аз созмонҳои байналмиллалий он вақт ба маврид мебуд, ки аввал мо, тоҷикистониҳо худ дар ин самт кореро анҷом дода бошем. Ҳарчанд дар бораи дағалона поймол шудани ҳукуқи намояндагони миллатҳои аққалият, аз ҷумла тоҷикон дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон расонаҳои аҳбори умуми дунё ҳабарҳои сершуморе паҳн карда бошанд ҳам, вале мутаассифона, вокунишеро дар ин робита мо аз сӯи мақомоти расмии ҷумҳурӣ намебинем. Борҳо мо аз расонаҳои ҳабарии дунё шунидаем, ки дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон бо баҳонаҳои гуногун мактабҳои тоҷикиро мебанданд, тоҷиконро дар идораҳои бонуфузу муҳими давлатӣ маҳз ба хотири мансубияти миллиашон ба кор қабул намекунанд. Фишорҳои моддиву равонӣ дар ин кишвар чунон ҳам мохирона болои ин миллат ворид карда мешавад, ки намояндагони он ботадриҷ ба хотири аз даст надодани «ҳаёти осудаҳолона дар оянда» аз тоҷик будани хеш даст мекашанд ё ақаллан фарзандони ҳудро ба мактабҳои ӯзбекӣ медиҳанд, то минбаъд ба мушкилоти сунъӣ мувоҷех нашаванд. Магар натиҷаи ҳамин гуна фишорҳо нест, ки имрӯз дар Бухорои Шарифе, ки ҳамагӣ 80 – сол пеш (80 – сол дар назди таъриҳ лаҳзае беш нест) на танҳо қариб тамоми муассисаҳои маориф ва фарҳангӣ бо забони тоҷикӣ амал мекарданд, балки ҳуҷҷатгузорӣ дар

давлатдорӣ низ бо ҳамин забон сурат мегирифт, имрӯз ҳамагӣ дар як мактаби миёна таълим ба забони тоҷикӣ мегузарду ҳалос. Тасаввур кунед, як мактаб барои шаҳре, ки нуфузаш аз ду миллион зиёдтар асту ва қариб, ки ҳамагӣ дар хона ба тоҷикӣ ҳарф мезананд. Ҳайр, он қадар дур наравем, ҳамагӣ 10 – сол пеш дар Бухоро аҳволи тоҷикон дар масъалаи мактабу маориф дар муқоиса бо имрӯз ҳеле беҳтар буд. Мактабҳо зиёдтар буданд ва онҳо бо китобҳои дарсӣ ва асбобҳои хониш беҳтар таъмин мешуданд.

Бо овардани ин мисолҳо ман чӣ гуфтаним? Не, ман гуфтанӣ нестам, ки дар кишвари мо низ чунин сиёсати нодурустро алайҳи аққалиятҳои миллӣ, алалхусус ўзбекҳо пеш бигиранд. Ин сиёсати нодуруст ва абллаҳона аст. Ман тамоман зидди онам, ки дар ҷараёни ҳаллу фасли ин масъалаҳо дар муносибатҳои дучонибаи Тоҷикистону Ўзбекистон ҳалале эҷод шавад. Мо бояд муносибатҳои ҳасанаи хешро дар ҳама соҳаҳои ҳаёт ҳифз намоем ва инкишоф дижем. Дар баробари ин мо набояд аз он фишору таъқиботе, ки болои ҳамзабонони мо дар ин кишвар сурат мегиранд, сарфи назар намоем, онҳоро нодида бигирем. Ба ҳусус вақте, ки имрӯз бо овози баланд даъвои соҳибии кишвареро мекунем, ки гӯё пуштибони тамоми тоҷикзабонони дунё ҳаст. Пас биёд, ин даъвои худро дар амал аққалан боре исбот созем!! Бубинед, Ҷумҳурии Ўзбекистон вақте, ки манофеи давлатии худро дар ҳатар дид, бо истифода аз тамоми воситаву каналҳо кишвари моро бо он айборд кард, ки дар ҳудуди худ размандагони Ҳаракати Исломии Ўзбекистонро бо мақсадҳои ғаразнок нигоҳ медорад. Ҳатто ҷандин дехқадаҳои мо он рӯзҳо мавриди ҳамлаҳои ҳавоии тайёраҳои ин кишвар қарор гирифтанд. Баъдан бо вучуди он ки ин нерӯҳои мухолифини давлати Ўзбекистон аз кишвари мо ихроҷ шуданд ва инро мақомоти расмии Ҷумҳурии Ўзбекистон нағз медонистанд, айбэълонқуниҳо, мутаассифона, то дер боз идома доштанд. Ва онҳо маъмулан дар сатҳи мақомоти давлатӣ сурат мегирифтанд. Вале мо оиди он бедодгариҳое, ки нисбати тоҷикони Дараи Ниҳони вилояти Сурхандарё аз ҷониби мақомоти амниятӣ ва

интизомии ин кишвар бо баҳонаи ҳамкорӣ кардан бо размандагони Ҷумъбои Намангонӣ сурат гирифтанд, расман вокунише нишон надодем, эътиrozе накардем. Ҳамин буд, ки ҳамаи онҳо аз макони аҷдодии худ ба гӯшаҳои барои зиндагӣ тоқатфарсои Ӯзбекистон бадарга шуданд. Ва имрӯз, тибқи иттиллои расонаҳои хабарии дунё, макони қаблии зисти онҳо ба пойгоҳҳои таълими низомиёни полковники шўришгар Маҳмуд Худойбердиев табдил ёфтааст. Ин аст подоши бефаъолияти мо. Пас, биёд мо низ овози эътиroz баланд кунем, охир Дарай Ниҳон дар наздикии марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон чойгир шудааст ва ҳадафҳои ин дастаи исёнгар низ аз касе пинҳон нест. Вучуди ин нерӯҳо дар наздики сарҳадоти мо хатарест ба манофеи миллии мо. Ё ин корро вакте мекунем, ки мисли ноябрри соли 1998 онҳо ба хоки муқаддаси мо шабехун бизананд, қисмате аз ҳудуди моро дар таҳти назорати худ бигиранд ва талабҳои зиёдеро пеш бигузоранд?

Дар масъалаи рӯзномаи «Оина» ва вазъи ҳузангези мактабҳои тоҷикӣ дар шаҳрҳову навоҳии тоҷикнишини Ҷумхурии Ӯзбекистон низ набояд имрӯз мӯҳри хомӯшӣ бар лаб дошта бошем. Агар имрӯз мо овози эътиrozро дар сатҳи давлатӣ баланд нақунем вазъият дар ин самт аз ин ҳам бад шуданаш мумкин аст. Вале бояд икror шуд, ки кор танҳо бо эътиrozу айбэълонкуниҳо буд намешавад. Роҳҳои дигари ислоҳи вазъиятро низ бояд ҷустуҷӯ кард, муносибатҳои илмиву фарҳангиро густариш бояд дод. Замоне ин ду ҳалқи бародар дар як кишвар бо ҳам осудаҳолона зиндагӣ мекарданд ва нисбати ҳамдигар даъвое надоштанд. Вале сарнавишт онҳоро аз ҳам ҷудо кард. Аҷнабиён Осиёи Марказиро ба хотири мақсадҳои ғаразноки худ аз рӯи принсипҳои мансубияти миллӣ гӯё ба давлатҳои алоҳида ҷудо карданд. Дар асл онҳо кореро карданд, ки агар мо бошандагони он ақли солимро кор нафармоем, асрҳо аз вартай муноқиshawу бесуботиҳо берун наҳоҳем шуд. Ҳарҷӣ, ки ношуданӣ буд, шуд ва мо ба хотири сулҳу суботи ин кишварҳо, рушду нумӯи сокинони ин мамолик ба ҳати марзие, ки имрӯз ин кишварҳоро печондааст, эҳтиром қоил ҳастем, даъвое надорем ва ҳар як шахси солимақли ин

минтақа бояд дар ҳамин ақида бошад. Аммо ҳаёт нишон медиҳад, ки барои барқарории тинчиву осудаҳолӣ дар ин сарзамин, ин басандა нест, боз як чизи дигар низ хеле зарур аст. Лозим аст, ки ақаллиятыӯи миллӣ чи дар Тоҷикистон ва чи дар Ӯзбекистон аз ҳаққу ҳуқуқҳои баробар бархурдор бошанд. Аз сӯи намояндагони миллатҳое, ки аксариятро ташкил медиҳанд, мавриди эҳтиром қарор бигиранд. Дар роҳи инкишофи моддиву маънавии онҳо монеъҳо эҷод нашаванд. Озодона битавонанд бо забони модарии хеш дарс бихонанд, рӯзнома бароранд, умуман кору зиндагӣ кунанд. Ин корро ба хотири эҳтироми ҳуқуқи башар бояд кард. Ин корро ба хотири ояндаи неки фарзандони ин ду миллат бояд кард.

**Тоҷикистон, ноябрی соли 2002**

# **ҲОЛО АЗ 10 ЖУРНАЛИСТИ ТОЧИК**

## **10 ВАЗИР НАМЕТАВОН СОХТ**

### **Ба андешаи Шумо журналистикаи сиёсӣ чист?**

Журналистика худ сиёсат аст ва бе сиёсат вучуд дошта наметавонад. Сиёсат низ имрӯз бе журналистика маъно надорад. Пас журналистикаи сиёсӣ гуфтан, яъне мисле, ки қанди ширин, қаланфур тез, шири сафед гуфтан аст. Қанд албатта ширин аст, қаланфур, ки шуд, ҳатман мазааш тез мешавад, шир танҳо ҳамон вақт шир аст, ки сафед бошад. Вале, дар ин ҷо фикр мекунам, аз журналистикаи сиёсӣ гуфтан манзур як самти фаъолияти журналистӣ ҳаст.

Сиёсати давлат асосан ду навъ мешавад. Сиёсати дохилий ва сиёсати хориҷӣ. Сиёсати дохилии давлат иборат аст, аз сиёсати иқтисодӣ, сиёсати иҷтимоӣ, сиёсати миллӣ, сиёсати демографӣ ва ғ.ҳ. Сиёсати хориҷии қишвар низ ҳамин гуна тарафҳои зиёд дорад. Рисолати журналистикаи сиёсӣ дар он аст, ки ҳамаи тарафҳои ин сиёсати давлатро инъикос намояд, ба баррасӣ гирад, таҳлил кунад. Фарз кардем, агар журналист танҳо бо додани хабарҳо ва навигарихо дар бораи иқтисодиёт иктиро қунад, ин самти фаъолияти ў бештар ба журналистикаи иттилоотӣ мансуб аст. Вале агар журналист сиёсати иқтисодии давлатро ба баррасӣ бигирад, камбудиву пирӯзиҳои ин сиёсатро таҳлил намояд, натиҷагирий қунад, ин журналистикаи сиёсӣ ҳаст.

Журналистане, ки дар нашрияҳои ин ва ё он ҳизб фаъолият мекунанд ва аз манофеи ин аҳзоб ҳимоят менамоянд, низ мансуби журналистикаи сиёсӣ ҳастанд.

Журналистикаи сиёсӣ дар қишвари мо имрӯзҳо мархилаи нави ташаккулёбии худро аз сар мегузаронад.

**Сиёсатмадори бузурги Олмон Отто Бисмарк дар замони худ гуфта буд: «Ман метавонам аз 10 журналист 10 вазир созам, вале аз 10 вазир як**

**журналист баромаданаш гумон аст». Ба андешаи Шумо дар Тоҷикистон барои ин замина вучуд дорад?**

Дар Тоҷикистони феълӣ дар марҳилаи ҳозира ба гумон аст, ки аз 10 журналист 10 вазир сохтан мумкин бошад. Зоро дар ҳоли ҳозир журналисте намебинам, ки пурра ва ҳамаҷониба худро омодаи вазир шудан карда бошад. Албатта на ба мисли баъзе аз он вазироне, ки имрӯз дар ҳукумат ҳастанд. Даст ба рӯи сина бигзорему бигӯем, ки оё мо журналисте дорем, ки имрӯз қодир аст, ки фаъолияти як вазоратхонаро пурра таҳлил карда, ҳусну кубҳи онро ба хонандагону муштариён гуфта диҳад? Бале, дуруст аст, бо эҳтимоли зиёд ин хел журналист дорем! Вале, мутаассифона, он журналисти эҳтимолӣ то ҳанӯз ин корро анҷом надодааст. Журналист ҳамон вақт метавонад ҷои вазирро бигирад, ки бо навиштаҳои худ исбот карда бошад, ки ўз вазир зиёдтар медонад ва корро ҳам хубтар карда метавонад.

**Журналист кӣ буда метавонад: назоратчии ҷомеа, оппозитсиони ҳукумат, хизматгори ашхос ё гурӯҳҳои алоҳида, миёнрави ҳамаи қиширои ҷомеа? «Ҳокимияти ҷорӯм» - ин мағҳумро ба журналистикаи тоҷик нисбат додан мумкин аст?**

Кӣ будани журналист дар ҷомеаи мо бештар ба мавқеъгирии худи ўвобастааст. Журналистане, ки дар расонаҳои ҳабарии ҳукумат кор менамоянд, табиист, ки пурра аз сиёсати ҳукумат ҷонидорӣ мекунанд. Кӯшишҳо ба ҳарҷ медиҳанд, ки ин ҳукумат дар байни мардум маҳбубият қасб кунад. Бинобар ин баъзан аз камбудиҳои ҷиддии ин ҳукумат сарфи назар мекунанд, ё мулоимтар карда бигӯем, онҳоро нодида мегиранд.

Журналистане, ки дар нашрияҳои ҳизбӣ кор мекунанд, албатта маъмулан дар дифои манофеи ҳизбӣ ҳастанд. Одатан онҳо мекӯшанд, то нишон диханд, ки ба ҳукумат дар оппозитсия мебошанд. Албатта ба истиснои нашрияи ҳизби ҳоким «Минбари ҳалқ».

Журналистане, ки дар рӯзномаҳои ҳусусӣ кор мекунанд, бештар паи он ҳастанд, ки рӯзномаву маҷаллаҳояшон бозоргир бошад, тиражи онҳо афзояд.

Як гурӯҳи калони журналистони хеле фаъол ва варзидаи тоҷик дар баъзе аз расонаҳои хабарии маъруфи кишварҳои ҳориҷӣ ифои вазифа мекунанд. Талабот ва қоидоҳои ҷорӣ дар ин расонаҳо ба мавқеъгирии ин қабил журналистони мо таъсири худро гузоштаанд.

Гурӯҳи дигари журналистон, ки худро рӯзноманигородони мустақил меноманд, низ мавқеъгирии ба худ хос доранд. Онҳо воқеа ва рӯйдодҳои дохиливу ҳориҷи кишварро маъмулан аз дидгоҳи худ инъикос ва баррасӣ мекунанд, ба онҳо аз даричаи донишу фаҳмиши худ назар меафкананд ва ин қабил журналистон низ хонандай худро доранд.

Барои он ки баъди чунин гурӯҳбандӣ дар зеҳни хонандай гиромӣ фаҳмиши ғалат пайдо нашавад, бояд бигӯем, ки дар журналистикаи тоҷик имрӯз мавзӯъҳое ҳастанд, ки новобаста аз мавқеъгирии журналистон, бояд аз як дарича, аз як нигоҳ арзёбӣ шаванд, як хел натиҷагириӣ дошта бошанд. Инҳо мавзӯъҳои таҳқими раванди сулҳу субот дар кишвар, торафт мустаҳкам намудани ваҳдати миллӣ ва ҳалалназарии он, мубориза алайҳи ҷинояткорӣ, ба хусус терроризм, кочоқи маводи мухаддир, кочоқи силоҳ, коррупсия ва гайра мебошанд. Ҳурсандиовар аст, ки бештари журналистони тоҷикро мавқеъгирӣ дар қиболи мавзӯъҳои мутазаккира якхела аст. Мавқei дуруст ва солим.

Вале мутаассифона, ин гуна натиҷагириро дар масъалаи ҳамраъии журналистӣ дида наметавонем. Барои ҳамин ҳам дар Тоҷикистони мо журналистика ҳанӯз «ҳокимияти ҷорум» нест. Мо, рӯзноманигородони тоҷик имрӯз ба мисли журналистони олмонӣ, фаронсавӣ ва дигар кишварҳои пешрафта, бо эҳсоси тафоҳур гуфта наметавонем, ки намояндагони «ҳокимияти ҷорум» ҳастем. Зоро ҳанӯз корҳои зиёде ҳаст, ки барои расидан ба ин мартаба анҷомашон надодаем.

Барои мисол мо ҳанӯз ягон созмон ё иттиҳодияе надорем, ки тамоми журналистони Тоҷикистонро новобаста аз мансубияташон ба ин ё он расонаи ҳабарӣ, мавқеъгирии сиёсиву иҷтимоиашон дар худ муттаҳид карда бошад. Бале, ҳастанд созмонҳое аз қабили Иттифоқи Журналистони Тоҷикистон, Ассоциатсияи журналистони Тоҷикистон

«Ҳамкории иҷтимоӣ», Ҳазинаи гиромидошт ва дифоъ аз ҳуқуқи журналистони Тоҷикистон, Ассоциатсияи миллии расонаҳои мустақили аҳбори оммаи Тоҷикистон ва гайра. Вале мутаассифона, фаъолияти онҳо дар ин робита амалкарди «персонажҳои» як масали шоири машҳури рус Иван Крыловро ба хотир меорад. Барои ҳамин ҳам қиши осебпазири чомеа дар ҷанги шаҳрвандии таҳмилӣ маҳз ҳамин журналистон буданд. Барои ҳамин ҳам дар масъалаи гиромидошти шуҳадои ҷанг кори назаргиреро анҷом надодаем.

**Ҳаёти шахсии журналист ба кори амалии ў то қадом дараҷа метавонад таъсир дошта бошад? Журналисти тоҷик душман дорад? Ҳамраъии касбии журналистон дар ҳалли проблемаҳои умдаи қишвар ва мушкилоти касбии худ мушоҳида мешавад?**

Журналист ҳам мисли дигар инсонҳо як узви чомеа ҳаст. Ӯ низ шодиву сурур, дарду андӯҳ дорад. Ва албатта дарду андӯҳи ў, шодиву суруаш наметавонад ба навиштаҳо ва гуфтаҳояш таъсире надошта бошад. Вале навиштаҳои журналист ҳамон вақт мақбули оммаи васеи хонандагон мешаванд, ки онҳо аз инъикоси ҳаёти шахсиаш фароҳтар рафта бошанд ва бештар мушкилоти чомеаро дар бар гирифта бошанд. Ва дар ин навишта журналист ғарази шаҳсӣ надошта бошад.

Аз он ки тири нахустини ҷанги шаҳрвандӣ синаи журналистро бишкофт, аз он ки баъди истиқрори сулҳу субот ҳам журналистон ба шаҳодат мерасанд, чӣ гуна метавон нагӯям, ки журналисти тоҷик душман надорад? Бале, мутаассифона дорад ва бештар аз намояндагони дигар шуғлҳо. Вале ин ҳолат нишонгари ҳанӯз ҳам номукаммалии муносибатҳои байнинсонӣ дар чомеа мебошад. Онро кӣ бояд ислоҳ намояд? Албатта, пеш аз ҳама худи журналист. Дар ин кор ҳамраъии касбӣ, ки мутаассифона, ҳанӯз ҳам дар журналистикаи тоҷик ба таври бояду шояд вуҷуд надорад, нақши муҳимро бозӣ карда метавонад.

**Маводи журналистӣ ба мушкилоти чомеаи Тоҷикистон то қадом дараҷа метавонад роҳи ҳал пешниҳод намояд?**

Матбуотро оинаи ҳаёти чомеа мегӯянд, ки ин дуруст аст. Инсон ҳар субҳ дар оина акси худро дида, вобаста ба он чи ки дар он диддааст, амал мекунад. Агар мард бошад, ришу мӯйлабашро ба тартиб медарорад. Агар зан бошад, чехраашро орову торо медиҳад. Оина барои либоспӯши инсонҳо қӯмак мерасонад. Тавассути оина мумкин аст ҳатто аз вазъи саломатии худ огах шуд ва ё оиди он иттилои зарурӣ гирифт. Матбуот низ барои ҷамъияти як қишивар айнан мисли ҳамин оина барои як фард хизмат мекунад. Мутаассифона, муддатҳост, ки ба ин оина ҳафтае ҳамагӣ як маротиба назар меандозем ва табиист, ки аз ҳолату авзои хеш на ҳамеша саривақт, пурра огах мешавем. Шояд яке аз сабабҳои асосии вучуди мушкилоти зиёди иқтисодиву иҷтимоӣ дар қишивар дар ҳамин бошад, ки ин оинаи ҳаёти чомеа ҳанӯз ҳам ба таври бояд шояд дар хизмати мардум нест.

### **Журналист чӣ масъулияте дар чомеа дорад ва журналистикаи тоҷик то кучо ба ин масъулияташ мувоғӣ аст?**

Журналист дар чомеа масъулияти бузург дорад. Вазифаи ӯ танҳо аз додани навигариҳову муталеъ сохтан аз рӯйдодҳои муҳим иборат нест. Баёни қиссаҳои шавқангезу зиндагиномаҳои пурмочаро низ ҳанӯз нисфи кор аст. Журналист ӯҳдадор аст, ки як қисамати бори гарони чомеаро ба дӯш дошта бошад. Ӯ инчунин вазифадор аст, ки аз бурузи эҳтимолии ин ва ё он мушкилоту проблемаҳо дар ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ, иқтисодиву фарҳангӣ дарак диҳад, роҳҳои пешгирий кардани онҳоро то ҳадди имкон нишон дода тавонад. Албатта, на ҳар як журналисти мо имрӯз ба ин кор қодир аст. Вале ӯ қодир аст, ки аз қӯмаки коршиносону мутахассисон истифода барад. Аниқтараш ин корро ба роҳ мондан масъулияти ӯст. Ва бояд бигӯем, ки дар ин самт журналистикаи имрӯзаи тоҷик кореро анҷом надодааст, ки мояни ифтихораш бошад.

### **Озодии журналист ин ҳоҳиши ҳамавақтаи журналистон буд. Журналисти сиёсӣ чи гуна озодиҳо дошта метавонад? Сӯиистифода аз қасб дар журналистика вучуд дошта метавонад ва дар чомеаи Тоҷикистон ҷунин замина вучуд дорад?**

Озодии журналист чист? Агар манзур аз озодии журналист ин озодона интихоб кардани мавзӯй, озодона баён кардани фикру ақида, озодона натиҷагириву хуносабарориҳо бошад, пас сад шукр, ки журналисти тоҷик имрӯз, яъне дар замони истиқлолият, аз ин озодиҳо бархурдор аст. Вале аз ин озодӣ журналист оё истифода мебарад ва ё ба чӣ тарз истифода мебарад, ин масъалаи дигар аст. Агар журналист, дар ҳақиқат, озодии суханро бегаразона ба хотири рушду нумӯи кишвар, таҳқими сулҳу ваҳдати миллӣ, решакан кардани иллатҳои ҷомеа истифода намояд, бо вучуди тезу тунду танқидӣ будани навиштаҳояш, ба ақидаи ман, он маводҳо чи аз ҷониби ҷомеа ва чи аз тарафи масъулини кишвар дуруст пазируфта мешаванд. Вале агар озодии сухан ба мақсади таҳқику истеҳзои ин ва ё он шаҳсияти сиёсӣ, ҳунарманд, адиб ва гурӯҳи иҷтимоӣ, ё низоъ андохтани намояндагони ин ва ё он миллату маҳалу мазҳаб истифода шуда бошад, албатта он ба манфиати обруй журналистикаи тоҷик нест. Ана ҳамин ҷизро сӯиистифода аз қасб дар журналистика гуфтан мумкин аст, ки дар моқаблан низ вучуд дошт ва мутаассифона, ҳоло ҳам аз байн нарафтааст.

**Иттилои журналист чист? Ҳукм, далел барои ташаккули афкор ё чӣ? Манбаи иттилоъ барои журналист чӣ буда метавонад ва барои истифодаи ин манбаъҳо чӣ мушкилоте вучуд дорад?**

Иттилоъ чуноне, ки чӯбу таҳта барои дурдгар ва нуқраву зар барои заргар ҳаст, ҳамон гуна масолехи корӣ барои журналист мебошад. Вобаста ба микдору сифати чӯбу таҳтаву нуқраву зар дурдгар ё заргар аз ашёи кории худ маҳсолот тайёр мекунад. Журналист ҳам вобаста ба моҳияту ҳаҷми иттилои дарёфтааш маводеро бояд таҳия кунад, ки мақбули муштариёнаш шавад ва як гӯши ҳаёти моддиву маънавии онҳоро обод кунад, музайян созад.

Манбаъи иттилои журналист аз як шаҳрванди оддӣ сар карда, то сарвари давлат буда метавонад. Манбаъҳои иттилоотиашро журналист вобаста ба мавзӯи мақолааш интихоб мекунад. Баъзан мешавад, ки барои дарёфти як манбаъ журналист ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳо сарсону

саргардон мешавад. Дарёфти манбаъҳои иттилоотӣ аз доираи кормандони баландпояи ҳукуматӣ, маҳсусан вузаро, хеле заҳматталаб аст. Ва ин асосан, на ба хотири серкор будани онҳо мебошад. Одатан аксарияти онҳо хуши бо журналистон доштани сӯҳбати ошкороро надоранд.

**Аз назари Шумо сиёсатмадорони ҷумхурӣ то қадом дараҷа дар бораи фаъолияти ҳуд ошкоро ҳарф мезананд? Журналистон ошкортаранд ё сиёсатмадорон?**

Сиёсатмадорони ҷумхурӣ низ имрӯз аз нуқтаи назари ошкоргӯй ба ҷанд гурӯҳ тақсим шудаанд. Сиёсатмадороне, ки ҳудро оппозитсиони ҳукумат эълон кардаанд, зоҳирان бештар аз дигарон ошкорогӯйтаранд. Онҳо гаҳу ногаҳ дар расонаҳои ҳабарии дохиливу ҳориҷӣ доир ба баъзе иқдомҳои сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҳукумат ибрози нуқтаи назар мекунанд. Ба ин қабил сиёсатмадорон роҳбарони Ҳизби Наҳзати Исломӣ, Ҳизби Демократи Тоҷикистон ва Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон дохил мешаванд.

Вале бояд гуфт, ки дар масъалаи танқиди камбудиву норасогиҳои дар ҷомеа буда, маҳсусан дар кори вазоратхонаҳои ҳукуматӣ, суханрониҳои Раиси Ҷумхур Эмомалӣ Раҳмонов аз дигар сиёсатмадорон ошкоротар ба назар мерасанд.

Журналистон ҳама агар аз сиёсатмадорон дида ошкорогӯтар мебуданд, имрӯз дар бораи журналистикаи тоҷик, маъмулан ҳамчун дар бораи «ҳокимияти ҷорӯм» сухан меронданд. Вале ҳастанд журналистони алоҳидае, ки ҳатто дар сиёсат аз баъзе сиёсатмадорон фаъолтар ва ошкорогӯйтаранд. Ҳамин ҷизро дар бораи баъзе аз сиёсатмадороне низ гуфтан мумкин аст, ки навиштаҳояшон дар расонаҳои аҳбори омма ҳар сари ҷанд вақт ба нашр мерасанд. Дар журналистика онҳо аз баъзе журналистон фаъолтаранд.

**Чуноне дар Сарқонуни ҷумхурии мо омадааст, мо давлати ҳуқуқбунёд, демократӣ, ягона месозем. Дар ин раванд нақши журналистро дар ҷӣ мебинед.**

Дар раванди бунёди чомеаи навин нақши журналист ҳалкунанда аст. Сиёсатмадорону ҳукуқдонҳо, вакилони парлумон агар тарҳи ин биноро андохта ва мардум онро писандида бошанд, журналистан имрӯз яке аз бунёдкунандагони ин бино ба шумор мераванд. Пеш аз ҳама маҳз аз журналист вобастааст, ки ин бино дар байни мардум то чи андоза маҳбубият қасб меқунад, маҳз аз журналист вобастааст, ки ба бунёди он бино мардум то чи андоза дилгарму шавқманд мешавад. Ва агар ин бинои муштараки тоҷикону тоҷикистониён ҳарҷӣ тезтару хубтар бунёд шаваду саъодату шаҳомат пайдо кунад, журналисти тоҷик метавонад ифтихор кунад, ки дар ин кор саҳим будааст.

**Мусоҳиб Раҷаби Мирзо,**  
**«Нирӯи Суҳан», 31 марта 2003.**

# **ИНЬИКОСИ ФАҶОЛИЯТИ ҲУКУМАТ**

## **ДАР ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА**

*Чунин ном дошт мавзӯи семинаре, ки рӯзҳои 22, 23 ва 24 май дар қароргоҳи Дафтари СММ оиди мусоидати сулҳ дар Тоҷикистон барпо гардид. Ба ин семинар, ки ташаббускор ва маблагузори он ҳамин Дафтари СММ дар Тоҷикистон буд, 16 нафар журналистони тоҷик, ки дар расонаҳои дохиливу хориҷӣ ифои вазифа намуда, мавзӯи мазкурро маъмулан мавриди баррасии хеш қарор медиҳанд, даъват шуда буданд. Дар рӯзи сеюм ба кори семинар боз қариб 10 нафар котибони матбуотии вазорату кумитаҳои ҳукуматӣ низ ҳамроҳ шуданд.*

### **БЕМОРИИ ХАТАРНОК СЕНЗУРАРО НИЗ КУШТ**

Семинарро бо сухани муқаддимавӣ корманди Дафтари СММ дар Тоҷикистон Валдемар Рокошевский кушод. Ў дар суханронии кӯтоҳи худ як мисоли хеле ачибе овард. Ба гуфтаи ў имрӯзҳо дар дунё дар як шабонарӯз аз бемории илтиҳоби шуши ғайримуқаррарӣ (атипичная пневмония) дида, аз бемории малария кӯдакон бештар талаф меёбанд. Вале ин матбуотаст, ки касалии илтиҳоби шуши ғайримуқаррариро чунин воҳимаангез ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. Ва боз барои мисол бемории илтиҳоби шуши ғайримуқаррарӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин дар баробари аз байн бурдани одамҳо инчунин то андозае ба аз байн рафтани сензура дар ин кишвар низ мусоидат кардааст. Яъне матбуот ба он мусоидат кардааст, ки ҳукумат барои бехбудии кор ва начоти ҷони шаҳрвандонаш аз баҳри сензура бигузарад. Бо ин мисол ин дипломати лаҳистонӣ қурбу манзалат ва қудрати расонаҳои хабариро дар замони мо таъкид карданӣ шуд.

Намояндаи Дабири Кулли СММ дар Тоҷикистон, роҳбари Дафтари СММ оиди мусоидати сулҳ дар Тоҷикистон ҷаноби Владимир

Сотиров дар бораи мақсаду ҳадафҳои семинар сухан ронда, хотиррасон намуд, ки озодона баён кардани афкор ин яке аз шартҳо ва талаботҳои асосии ҷомеаи демократӣ ба ҳисоб меравад. Маҳз тавассути озодона баён кардани фикру ақида ва ба инобат гирифтани онҳо кишвар рушду нумӯ мекунад, пеш меравад, мушкилоти иқтисодии хешро ҳаллу фасл мекунад. Ҷаноби В.Сотиров дар баробари қайд кардани баъзе пешравиҳо дар ин самт дар Тоҷикистон, аз ҷумла бо даҳолати Раиси Ҷумхур Э.Ш.Раҳмонов иҷозаи фаъолият гирифтани баъзе радиостансияҳои мустақил, ў инчунин аз ҳусуси ҳанӯз ҳам вучуд доштани мушкилоти зиёде дар ин ҷода изҳори назар намуд.

Масъалаи дастрасӣ ба иттилоотро, ки имрӯз проблемаи раками аввали журналистони тоҷик меноманд ва инчунин масъалаи зарурати қабули Қонуни нави матбуот ва дигар васоити аҳбори оммаро, ки ҳанӯз дар замони Шӯравӣ ба тасвиб расидааст, ў ҳамчун намуна мисол овард ва изҳори боварӣ намуд, ки ин семинар барои беҳбудии журналистикаи тоҷик нақши мусбатро ҳоҳад бозид. Ҷараёни минбаъдаи семинар ва натоиҷи аввалини он аз дурустии фикри ин дипломати булғорӣ далолат мекунанд. Ҷаноби Марк Жилбер – роҳбари Намояндагии Созмони Амнияти Ҳамкории Аврупо низ дар суханронии худ аз ҳусуси вазъи имрӯзи матбуоти тоҷик ҳарф зада, аз бурду бохтҳои он дар ин марҳилаи охир ёдовар шуд ва ин иқдоми Дафтари СММ – ро табрик гуфт.

Пеш аз он ки дар бораи натоиҷу ҳулосаҳои ин семинар гап занем, меҳоҳам оиди қисмати асосии он ҷанд сухане бигӯем. Дар қисмати асосии он иштирокчиёни семинар ҷанд лексияи пурмазмунеро шуниданд, ки бе шакку шубҳа ҳар қадоми он ба маврид ва хеле муфид буд.

## **ВАО МУШКИЛКУШОИ КИШVAR**

Журналисти маъруфи лаҳистонӣ Ҳенрук Сухар таи ду рӯз дар мавзӯъҳои «Инъикоси фаъолияти ҳукumat ва васоити аҳбори омма» ва «Васоити аҳбори омма дар замони гузариш дар мисоли кишвари Лаҳистон» лексияҳои хеле ҳам шавқовару муфид хонд. Рӯзноманигорони

точик таи ин ду рӯз аз таъриху таҳаввулоти васоити ахбори омма дар Лаҳистон дар замони баъди фурӯпошии системаи сотсиалистӣ ва даврони истиқлолияти ҳақиқиро қасб кардани ин кишвар оғаҳ шуданд. Лаҳистон агарҷӣ ҷанги шаҳрвандиро аз сар нагузаронида бошад ҳам, vale аз бисёр ҷиҳати дигар ба Тоҷикистони азизи мо қариб, ки монанд ҳаст. Кишварҳои мо таҳминан дар як замон: Лаҳистон дар соли 1989 ва Тоҷикистон дар соли 1991 истиқлолияти ҳақиқиро ба даст оварданд. Махӯз дар ҳамин давраҳо дар ин кишварҳо муборизаҳои сиёсӣ ба авчи аълои худ мерасанд. Аҳзоби сиёсии чун замбуруғҳои пас аз борон саркашида авзои ин кишварҳоро муташанниҷ месозанд. Лаҳистонҳо дар тафовут аз мо тавонистанд, ки кишварашонро аз ҷанги шаҳрвандӣ наҷот диханд. Ва ба лаҳистонҳо дар тафовут аз мо инчунин мұяссар гашт, ки иқтисодиёти ба бӯҳрони амиқ сар ба сар гаштаро аз вартай фалокат раҳо созанд. Ба гуфтаи ҷаноби Ҳ.Суҳар дар ҳамаи ин корҳои ҳайру нек нақши матбуот ва дигар расонаҳои ахбори омма ҳеле ҳам бузург будааст. Журналисти лаҳистонӣ ҷаноби Ҳ.Суҳар имрӯз мӯътакид аст, ки агар дар Лаҳистон матбуот озод намебуд, мардум ва рӯзноманигорон озодона фикру ақидаҳои худро баён намекарданд, агар журналистон ба манбаъҳои иттилоотӣ ва иттилооти амиқ дар бораи фаъолияти ҳукумат дастрасӣ намедоштанд, агар роҳбарони ҳукумат, ба ҳусус вузаро ва руасои ниҳодҳои ҳукуматӣ, бо матбуот ҳамкорӣ намекарданд, агар барои журналистон шароити мусоиди корӣ фароҳам намеоварданд, дастовардҳои ин кишвари аврупойӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёт ба ҳеч ваҷҳ ба ин дараҷае, ки ҳоло ҳастанд, намерасиданд.

Дар Лаҳистон низ институти котибони матбуотӣ дар назди вазоратхонаҳо вучуд доранд ва ҳеле хуб ҳам фаъолият мекунанд. Вале вазирон дӯст доранд, ки бештар дар саҳифаҳои матбуот худашон изҳори ақида намоянд, дар бораи бурду боҳтҳои хеш гап зананд, аз ҳадафу нақшаҳо ёдовар шаванд. Зоро онҳо хуб дарк кардаанд, ки матбуоти кишварашонро ба ҷуз аз мардуми худашон боз хориҷиён, алалхусус, сармоядорону тоҷирон, мутахассисони ин ва ё он соҳаҳо меҳонанду аз он

барои худ хулосаҳои зарурӣ мебароранд. Мешавад, ки пас аз шиносой бо чунин мақолаҳо ё дигар матолиби дарҷшуда дар онҳо ҳоҳиши бо ин вазоратхона ҳамкорӣ кардан пайдо мегардад. Ва албатта ин ба манфиати мардум ва давлат аст.

Аз сӯи дигар чунин мақолаҳои чопшуда ва суханрониҳову мусоҳибаҳо ва ё дигар матолиби ба нашррасида ҳисси масъулиятшиносиро дар роҳбарони вазоратхонаҳо ва кумитаҳои ҳукуматӣ хеле баланд мекунанд. Вақте, ки онҳо ваъда медиҳанд, ки кореро анҷом ҳоҳанд дод ва ин ваъдаи онҳо ошкоро аз тарики матбуот барои омма эълон мегардад, роҳбарон кӯшиш мекунанд, ба ваъдаи хеш вафо кунанд. Барои ин онҳо сидқан заҳмат мекашанд. Аз содир кардани бисёр камбудиву норасоиҳо, ба хусус амалҳои зишт ва ҳатто чиноят аз қабили ошнобозӣ, ришваситонӣ ва гайра ҳуддорӣ мекунанд. Зоро акнун ба онҳо барои ичрои чунин ваъдаҳо мутахассисоне лозиманд, ки аз ӯҳдаи кор ба хубӣ бароянд.

Чаноби Ҳенрук Сухар аз таҷрибаи ҳамкории журналистони лаҳистонӣ ба котибони матбуотии вазоратхонаҳои ҳукумати кишвараш мисолҳои зиёде овард ва инчунин ба саволҳои сершумори иштирокчиёни семинар дар ин робита ҷавобҳои қаноатбахш дод.

## **БОРОНУ ЖОЛА АГАР БО САВОЛБОРОН ЯКҶО БИЁЯНД**

Сипас дар назди иштирокчиёни семинар сардори департаменти иттилоотии Вазорати Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Игорь Сатторов ва Котиби Матбуотии Раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Зафар Саидов бо лексияҳои пурмӯҳтавои худ баромад карданд. Маърӯзачиён аз таърихи ташкил шудани марказҳои матбуотии ВКХ ва Дастигоҳи Раиси Ҷумҳур ёдовар шуда, дар хусуси нақши ин ниҳодҳо дар поягузории давлати тозабаистиклол расидаи тоҷикон, дар мустаҳкам шудани пояҳои ин давлат, дар барқарории сулҳу субот дар кишвар нақлҳои ҷолибе карданд. Тасодуф буд ё ҳикмате дар он нуҳуфта айнан дар вақти суханрониҳои ин котибони матбуотии рақами як ва дуи

кишвар, ки дар ҳамон як соат, vale дар рӯзҳои гуногун сурат гирифтанд, дар Душанбе, дар маҳали семинар чунон борону жолаи саҳте борид, ки ин ҳолат боиси аз ҷониби ширкаткунандагони семинар иброз шудани суханҳои ҳазломез гардид. Вале ба фикри ман дар он лаҳзаҳо ҷанобон Зафар Саидов ва Игорь Сатторовро «борону жолаи» саволҳои журналистон бештар ба ташвиш оварда буданд. Саволҳо сершумору гуногун буданд. «Чаро аз вазоратхонаҳо дастрас кардани иттилоот хеле мушкил аст?», «Барои чӣ аксари вазирон аз сӯҳбат бо хабарнигорон дурӯй мечӯянд?», «Чаро Раиси Ҷумҳур барои хабарнигорони дохилӣ дастнорас аст?», «Чаро Телевизиони Тоҷик наворҳоро аз ҷараёни сафари Президент ба кишварҳои ҳориҷӣ танҳо баъди бозгашти ў ба кишвар пешкаши тамошбинон мегардонад?», «Чаро мисли Ҷумҳурии Қирғизистон мумкин набудааст, ки аз ҷараёни сафари Президент ҳаррӯз гузоришиҳои навордор таҳия шаванд?», «Кай ҳукumatдорон розӣ мешаванд, ки лоиҳаи Қонуни нави матбуот ва дигар ВАО» таҳия ва мавриди муҳокима қарор бигирад?» ва гайраву ҳоказо.

Ҷанобон Зафар Саидов ва Игорь Сатторов бисёр кӯшиш мекарданд, ки ба саволҳо ҷавобҳои пурра ва қаноатбахш бидиҳанд, vale на ҳамеша саволдиҳандагон аз посухҳои онҳо изҳори қаноатмандӣ мекарданд. Аммо дар ин байн журналистони кунҷков чизи дигареро барои худ қашғ карданд, ки ҷанобон З.Саидов ва И.Сатторов бисёр кам меҳостанд, ки он чиз ифшо шавад. Ин ҳам бошад аз ҷиҳати таҷҳизоти пешрафтаи техникий ва инчунин бо кадрҳо ба таври зарурӣ ё худ ба таври стандартҳои байналмиллалӣ таъмини набудани ин ниҳодҳои хеле муҳими давлатдорӣ мебошад, ки роҳбарияшонро онҳо ба дӯш доранд. Албатта норасоиҳои зикргардида ба сифат ва натоиҷи кори натанҳо департаменти иттилоотии ВКХ ва Маркази Матбуотии Дастигоҳи Раёсати Ҷумҳур таъсири ногувор дорад, балки ба самаранокии кори журналистони тоҷик ва инчунин аз сӯи дигар ба обруи журналистикаи тоҷик ва давлати тоҷикон метавонанд латма ворид кунанд.

Бахсу мунозираҳо баъди ба кори семинар ҳамроҳ шудани гурӯҳи котибони матбуотии баъзе аз вазоратхонаҳову кумитаҳо низ идома доштанд. Як чиҳати хуби ин лаҳзаи кори семинар дар он буд, ки рӯзноманигородон ва котибони матбуотӣ акнун рӯ ба рӯ бо ҳам дар сӯҳбат шуда, аз мушкилоти яқдигар воқиф мегардиданд, камбудиву норасоиҳои ҳамдигарро рӯирост мегуфтанд, яқдигарро мутмаин месоҳтанд, ки дар оянда ҳамкориҳояшон самаранок ҳоҳад буд.

## **ТАЪСИСИ КЛУБИ МАТБУОТИ ОЁ РОҲИ ҲАЛ ШУДА МЕТАВОНАД?**

Вале ба фикри мо комёбии асосии ин семинар дар он буд, ки ҳам шунавандагони он, ҳам маърӯзачиён ва ҳам барпокунандагони он кӯшишҳо ба ҳарҷ медоданд, ки дар якчоягӣ роҳи ҳалли мушкилоти журналистони тоҷикро биёбанд, то журналистикаи тоҷик дар навбати ҳуд битавонад барои аз бӯхрони иқтисодӣ ҳарҷӣ тезтар ҳориҷ шудани кишвар коре бикунад.

Дар натиҷаи баҳсу мунозираҳои тӯлонӣ ширкаткунандагони семинар ба хулосае омаданд, ки барои фаъолияти як клуби матбуотии журналистон, ки дар танзими муносибатҳои ҳабарнигородон ва ҳукumat нақши мухимро бозӣ карда тавонад, зарурат пеш омадааст. Ин клуби матбуотӣ дар асосҳои ҷамъияти созмон ёфта, бояд аз ҷониби ҳукumat эътироф гардад. Вазифаи асосии ин клуби матбуотӣ ташкил кардани воҳӯриву мулоқотҳо пресс – конференсияҳо ва брифингҳо бо роҳбарони давлату ҳукumat, вазирону вазоратҳову раисони қумитаҳо мебошад. Дар баробари ин агар мушкилоте дар муносибатҳои ҳабарнигородону намояндагони ҳукumat пеш ояд, ин клуби матбуотӣ вазифадор аст дар ҳаллу фасли онҳо саҳм бигирад.

Котиби матбуотии Раиси Ҷумхур ҷаноби Зафар Саидов ва Раиси департаменти иттилоотии ВҚҲ ҷаноби Игорь Сатторов арз намуданд, ки ҷонибдори таъсиси чунин як клуб ё марказ ҳастанд ва дар навбати ҳуд кӯшиш ҳоҳанд кард, ки ин клуб ё марказ пеш аз ҳама соҳиби қароргоҳе

бошад, ки дар он чо чорабиниҳои худро амалӣ карда тавонад ва албатта дигар кӯмакҳои худро ба он дарег наҳоҳанд дошт.

Умед ҳаст, ки рӯзноманигороди ширкаткунанда дар ин семинар ва дигар журналистон ҳарҷӣ тезтар ин нияти хайрро ҷомаи амал мепӯшонанд.

Дар хотима бисёр меҳостем аз номи иштирокчиёни ин семинари хеле муфид ба созмондиҳандагони он, яъне ба раҳбари Дафтари СММ оиди мусоидати сулҳ дар Тоҷикистон ҷаноби В.Сотиров ва ҳодимони он ҷанобон В.Рокошевский, Рашид Абдулло ва Муҳибуллоҳ барои ин кори хайрашон изҳори миннатдорӣ намоем.

**«Зиндагӣ», июни соли 2003**

# **ДАСТРАСӢ БА ИТТИЛООТ: МУШКИЛОТ ҲАСТ. РОҲИ ҲАЛ ЧӢ?**

«15 августи соли 2003 Абдурақіб Қодиров журналисти ҳафтавори «Тоҷикистон» бо мақсади омода сохтани мақолае таҳти унвони «Литсензиякунонии субъектҳои иқтисоди бурунмарзӣ дар ҶТ» барои гирифтани иттилои зарурӣ ба Вазорати иқтисод ва савдо чумхурӣ муроҷиат мекунад. Сардори департаменте, ки ба ин масъалаҳо сару кор дорад, ба журналист мегӯяд, ки бе иҷозати вазир ў наметавонад иттилои барои рӯзноманигор заруриро бидиҳад. А.Қодиров барои гирифтани иҷозат ба Исроил Маҳмудов- муовини вазир муроҷиат мекунад. Вале ў дар навбати худ барои додани чунин иҷозат розигӣ намедиҳад». Ин намунаест аз он мисолҳо оиди поймолшавии ҳуқуқҳои журналистон дар масъалаи дастрасӣ ба иттилоот, ки шабакаи мониторинги Ассоциатсияи Миллии Васоити Ахбори Мустақили Тоҷикистон дар ҳисботи худ овардааст. Дар ин ҳисбот, ки давраи баъди 1-уми июни соли 2003-ро дар бар мегирад, 35 мавриди поймолкунии ҳуқуки журналистон ва васоити ахбори оммаи Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст, ки аз он 18 мавридаш оиди масъалаи дастрасӣ ба иттилоот мебошад.

Рӯзи 20 ноябри соли ҷорӣ Ассоциатсияи Миллии Васоити Ахбори Мустақили Тоҷикистон ба мақсади муаррифӣ кардани ҳисботи мазкур ва баррасӣ кардани мушкилоти дастрасӣ ба иттилоот мизи гирде орост, ки даври он рӯзноманиғон, сардабирони ҳафтаномаҳо, котибони матбуотии сохторҳои мухталифи ҳукumatӣ, ҳуқуқшиносон, намояндагони созмонҳои байналмиллалии муқими Тоҷикистон ҷамъ омада оиди масоили зикргардида табодули назар карданд.

Иштирокчиёни мизи мудаввар қариб ҳама бар он буданд, ки имрӯз ҳам мушкили аввали журналистони тоҷик чун пештара масъалаи дастрасӣ ба иттилооти зарурӣ бокӣ мемонад. Матбуоти тоҷик рисолати

азалии худ, яъне оинаи ҳаёти чомеа буданро аз он сабаб пурра ба ҷо оварда наметавонад, ки иттилооти заруриро дар бораи ин ва ё он рӯйдоду воеа, ки дар ҳаёти имрӯзаи кишвар ба вуқӯъ мепайванданд, на ҳамеша саривақт аз манбаъҳои нахустин ва муассиқ дастрас карда метавонад. Ба ин пеш аз ҳама қӣ сабабгор аст? Журналистон ё масъулини сохторҳои ҳукуматӣ? Рӯзноманигороде, ки дар сӯҳбати ин мизи гирд ширкат варзишанд, асосан ниҳодҳои ҳукуматиро дар ин масъала мӯқассир доностанд. Барои ҷӣ масъулини ҳукуматӣ аз додани иттилоот ҳуддорӣ ва ё баъзан вакт дидаву дониста сарпечӣ мекунанд? Ба қавли журналистон сабаби асосии ин масъулиятношиносӣ ва бесалоҳиятии кормандоне мебошад, ки ба ин кор вобаста карда шудаанд. На ҳамаи онҳо ҳанӯз ҳам моҳияти васоити аҳбори оммаро дар рушду пешрафти ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишвар дарк кардаанд. На ҳамаи ниҳодҳои давлатӣ марказҳои матбуотӣ ё ақаллан масъулони кор бо васоити аҳбори оммаро доранд. Масалан, вазоратҳои ҳоҷагии қишлоқ ва мелиоратсия ва ҳоҷагии об, ки аз муҳимтарин вазоратҳонаҳои ҳукумати кишвар ба шумор мераванд, чунин марказҳои матбуотӣ надоранд ва ҳангоме, ки журналистон барои гирифтани иттилооти зарурӣ ба ин вазоратҳонаҳо муроҷиат мекунанд, ҳоҳиши онҳо бо ҳар гуна баҳонаҳои беасос рад карда мешавад. Сабаби дигаре, ки масъулини ниҳодҳои ҳукуматӣ аз додани иттилооти зарурӣ ба журналистон сарпечӣ мекунанд, ин надоштани ҳамон иттилоот, аниқтараш надонистани вазъ дар участкаи кории ба ӯ вобасташуда мебошад. Ба қавли журналистони иштирокчии ин мизи гирд дар ҳамон ниҳодҳое, ки масъулинашон аз додани иттилооти даркорӣ ҳуддорӣ мекунанд, маъмулан тамоми корҳои идора на танҳо чандон хуб нестанд, балки он ҷо қонуншиканҳое низ ба ҷашм меҳӯранд. Барои мисол аз вазорати тандурустӣ ва ширкати давлатии ҳавопаймой ном гирифта шуд. Шояд надодани иттилоотро дар ин ниҳодҳо як нави ҷилавгирӣ аз ифшои чунин қонуншиканҳо ҳисобанд?

Аз сўи дигар дар ба даст овардани иттилооти зарурӣ худи журналистон низ чандон пофишориву устуворӣ аз худ нишон намедиҳанд. То ба имрӯз агар ҳуқуқи журналистии онҳо дар масъалаи дарёфти иттилооти зарурӣ аз ҷониби мансабдорону масъулини ниходҳои ҳуқуматӣ борҳо поймол шуда бошад ҳам, аммо аз сўи журналистон ҳатто як нафаре ҳам боре кӯшиш ба ҳарҷ надодааст, ки поймолкунандагони ҳуқуқи онҳо аз тариқи қонун ба сазои аъмоли худ бирасанд. Қонуни матбуот ва дигар қавонини мавҷуда, ки дар ин робита қабул шудаанд, ба журналистон ҳуқуқ додаанд, ки дар ин ҳолатҳо ба суд муроҷиат кунанд ва онҳоеро, ки аз додани иттилоот ҳуддорӣ ва сарпечӣ мекунанд, ба ҷавобгарӣ бикашанд. Вале дар таҷрибаи журналистикаи тоҷик ҳоло ягон журналист ин корро накардааст. Шояд илали асосӣ дар ҳанӯз ҳам пурра надонистани ҳуқуқҳои журналистии худ бошад. Ба хотири рафъи ин камбудӣ ва кӯмаки ҳуқуқӣ расонидан ба журналистони тоҷик Ассоциатсияи Миллии Васоити Ахбори Мустақил дастурамалеро таҳти унвони «Ҷанбаҳои ҳуқуқии дастрасӣ ба иттилоот» мунташир соҳт ва иштирокчиёни мизи гирд аз аввалин хонандагони он ба ҳисоб мераванд. Шояд баъд аз ин журналистони мо ҳам аз тариқи қонун барои ба даст овардани ҳуқуқҳои худ ҷаҳду ҷадал намоянд. Дар баъзе кишварҳои мутарракӣ ва мутамаддуни демократӣ ин гуна талошҳои журналистон қариб, ки ҷузъи фаъолияти рӯзмарраи журналистӣ шудааст.

Чаро ба масъалаи дастрасӣ бо иттилоот дар кишварҳои пешрафта чунин диққати ҷиддӣ медиҳанд. Ҳанс Питер Райс - муовини директори лоиҳаи дастгирии васоити ахбори оммаи Осиёи Марказӣ, ки аз сўи Швейцария маблағузорӣ мешавад (СИМЕРА), як мисоли хеле оддӣ, вале ҷолиб овард. Гуфт, ки агар мо донем ё худ иттилоот дошта бошем, ки ҳамон як худкор (авторучка)-ро дар як дӯкон як сомонӣ, вале дӯкони дигар се сомонӣ мефурӯшанд, албатта онро аз ҳамон дӯконе мекарем, ки арзонтар аст. Ин ҷо мо ҳамчун як фард фоида мебарем. Вале ҳамин иттилоотро агар одамҳои зиёд дошта бошанд, ки ин чиз танҳо

тавассути ВАО ба даст меояд, дар умум чомеа низ бурд хоҳад кард. Яъне агар моли дӯкони қимматфурӯш ба савдо наравад, ў низ маҷбур аст барои муфлис нашудан молашро арzon кунад. Ин бошад ба манфиати чомеа аст. Дар ҳақиқат, дарёфт ва сари вакт дастраси омма кардани иттилооти зарурӣ дар қадом соҳае, ки набошад, ба манфиати шахс, чомеа ва давлат аст. Мисол меорем. Чанде пеш расонаҳои хабарии кишвар аз хусуси дар шаҳри Душанбе хурӯҷ кардани бемории домана хабар доданд. Баъзе расонаҳо дар баробари хабари мазкур кӯшишҳо ба ҳарҷ доданд, ки оиди сабабҳои доман паҳн кардани ин касалӣ, миқдори одамони ба он гирифторшуда ва минтақаҳое, ки дар он ҷойҳо ин касали авҷ гирифтааст, шарҳу эзоҳ диханд. Инъикоси ин мавзӯъ дар матбуот бе душвориҳо даст намедод ва дар ин ҷо ҳам проблемаи аввал дастрасӣ ба иттилооти зарурӣ буд. Дар ҷамъбаст оё ин кор ба манфиат буд ё на? Албатта аз ин талошҳои рӯзноманигорон барои инъикоси объективонаи ин мавзӯъ чомеа бурд кард. Пеш аз ҳама одамон оғаҳ шуданд, ки дар шаҳр чунин як бемории хатарноке хуруҷ кардааст ва эҳтиёт бояд кард. Дуввум масъулини соҳаи беҳдошт ва тандурустӣ на танҳо дар шаҳр, балки дар дигар манотики кишвар ҳам ба иҷрои вазоифи хеш бештар аҳамият медодагӣ шуданд ва гайраву ҳоказо. Дар ҷамъбаст пеши роҳи густариши ин беморӣ дар як муддати кӯтоҳ гирифта шуд, ки ин албатта ба манфиати ҳар як шахс, чомеа ва давлат аст.

Дар ҷараёни сӯхбати мизи гирд котиби матбуотии Президенти ҷумҳурий Зафар Саидов суханронии пурмӯҳтавое кард. Агарчанде хабарнигорон аз кори дафтари матбуотии Президенти кишвар, ба хусус роҳбари он, изҳори ризоият карданд, вале пешниҳодҳои зиёде аз ҷониби онҳо барои беҳбудии кор ироа шуд. Чунончи эрод гирифта шуд, ки на ба ҳамаи мақолаҳои танқидӣ ва таҳдилие, ки оиди ин ва ё он самти фаъолияти ҳукumat дар саҳифаҳои рӯзномаҳои даврӣ чоп мешаванд, аз ҷониби мақомоти даҳлдор вокуниш нишон дода мешавад. Бо назардошти он, ки шаҳrvандони хоҳишманди мулоқот бо Президенти кишвар наметавонанд ба қабули ў мушарраф

шаванд, вақтҳои охир эҳтиёҷмандон аз тариқи матбуоти даврӣ бо номаҳои кушод ба Раиси Ҷумҳур муроҷиат мекунанд. (Тибқи иттилооте, ки дар ҷараёни сӯҳбати мизи гирд паҳн шуд, дар Тоҷикистон дар фаъолияти давлатдорӣ институти қабули мунаzzами шаҳрвандони кишвар аз ҷониби сардори давлат вуҷуд надоштааст.) Ҳабарнигорону сардабирони ҳафтаномаҳо аз он ибрози норозигӣ карданд, ки аксарияти ин номаҳои кушод бечавоб мемонанд. Дар ҳақиқат, кӣ бояд ба он мактубҳои сершумори кушод, ки қариб ҳар ҳафта дар ҳафтаномаҳои ҷумҳурӣ ба унвони Раиси ҷумҳур ба нашр мерасанд, ҷавоб гӯяд? Дафтари матбуотӣ, дастгоҳи иҷроияи раёсати ҷумҳур ё ягон ниҳоди дигар? Ба ҳар ҳол қасе ё ниҳоде бояд, ки ба ин охирин умеди умединон-соҳибони номаҳо посух дихад. Вагарна ин гуна муносибат аз ҷониби масъулин на танҳо ба обрӯи сардори давлат, балки ба шаъну зътибори матбуоти тоҷик низ метавонад таъсири манғӣ гузорад. Пешниҳоди мушаххаси ҳабарнигорон ба дафтари матбуотии Раиси ҷумҳур ин буд, ки дар созмон додани мулоқоти журналистони кишвар бо Президенти ҷумҳурӣ мусоидат намояд. Рӯзноманигорони тоҷик умединанд, ки баргузории чунин як мулоқот метавонад дар ҳалли аксари мушкилоти журналистикаи тоҷик, аз ҷумла дастрасӣ ба иттилоот, нақши муҳиме бозад.

Ширкаткунандагони мизи гирд дар робита ба масъалаи мавриди баррасӣ қарор гирифта муроҷиатномае қабул карданд, ки матни он дар матбуот нашр ҳоҳад шуд.

**«Зиндагӣ», ноябри соли 2003**

# **САҲМИ НАШРИЯҲОИ ҲНИТ ДАР РИВОЧИ ОШКОРБАЁНӢ ВА ИШКИШОФИ МАТБУОТИ ОЗОД ДАР ТОЧИКИСТОН**

*Дар арафаи ҷашини рӯзи озодии баён ва ё худ рӯзи байнамилалии матбуоти озод, ҷун дар ҳар як ҷашини дигар, рӯзноманигородону муҳаққиқон маъмулан ба таърих рӯзгуӯ мекунанд ва ба ёд оварданӣ мешаванд, ки кӣ ва қадом нашрия аввалин маротиба дар қишвари ҳеш даст ба иқдоми ошкорбаёни задааст ва новобаста ба мамониатҳои мавҷуда аввалин маротиба кӣ гапи ҳакро гафтааст.*

Дар ин масъала дар қишвари мо муҳаққиқон аксаран бар онанд, ки нахустин қӯшишҳои гапи ҳақгуфтани дар матбуоти даврони советии тоҷик аз охирҳои солҳои 80-уми асри гузашта шурӯъ мешавад. Ва аксаран рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон»-ро мисол меоранд, ки дар он аҳён-аҳён мақолаҳои ба нашр мерасиданд, ки ба стереотипҳои дар шуuri ҳар як шаҳрванди советӣ ҷойгирифта муҳолифат мекарданд. Аслан бигирем ҷунин мақолаҳо аз ин пеш ҳатто дар солҳои 60-ум ва 70-уми асри гузашта гоҳ-гоҳе дар дигар рӯзномаҳо, бу ҳусус «Маориф ва маданият» арзи вучуд мекарданд ва аксари онҳо дар мавзӯи ҳудшиносии миллӣ, боло бурдани ҳисси миллатдӯстии ҳар як шаҳрванд иншо мешуданд. Вале вакте, ки гап дар бораи ба таври мунаzzам, пайваста, ошкорбаёниро мароми ҳуд эълон кардани нашрияҳои чудогона меравад, ҳамагӣ аз ҳафтномаҳои ҷун «Чароги рӯз», «Адолат», «Растоҳез», «Дунё», «Суҳан», «Ҳафтганд» ва гайра ном мебаранд, ки асосан дар охри солҳои 90-ум арзи вучуд карданд. Ва дар ҳақиқат дар он замон яхҳои сукути қаламрави андеша ва суханро шикастанд. Бале, ин нашрияҳо ва нашрияҳои дигар низ байди солҳои 90-ум дар ин самт корҳои зиёдеро анҷом доданд, ки боиси омӯзиш ва таблиғи тарғиб аст.

Вале, оё ҳонандай гиромӣ медонад, ки ҷандин сол қабл аз ин ҳафтномаҳо дар Тоҷикистони мо дар даврони яккатозиҳои хизби

коммунист, ки сиёсати давлатро ба танҳоӣ муайян мекард ва идеологияи атеистиро сармашки кори худ карда буд, нашрияҳое буданд, ки ҳақиқатро дар бораи дини мубини Ислом меғуфтанд ва новобаста ба мамониятҳои расмии давлатӣ мардумро ба ҳақшиносӣ даъват мекарданд?

Имрӯз касе дар бораи он фикр намекунад, ки ҳамагӣ 13-15 сол муқаддам рӯзагириӣ, яке аз руқнҳои асосии Исломи азизро дар сатҳи ҳукуматӣ расман маҳкум ва манъ мекарданд. Барои иҷрои рукни дигари Ислом, ҳаҷ, яъне зиёрати Хонаи Худо аз як Тоҷикистони чормиллионнафара ҳамагӣ ба ду кас иҷозати сафар медоданду ҳалос. Бо ҷамоат намоз гузоштандро ба ҷуз аз дар 17 масҷиди расман ба қайдгирифташуда, дар дигар ҷойҳо манъ мекарданд. Агар ин амалро, ба ҳусус дар давраи моҳи шариғи Рамазон (намози Таробех) ҳукуматдорон ба қайд мегирифтанд, ҳатман ташкилқунандагон ва иштирокчиёни онро ҷазои маъмурӣ медоданд.

Дар он замон ошкоро алайҳи чунин мамониятҳову маҳдудиятҳо овоз баланд кардан ҳеч имкон надошт. Касе ҷуръат ва часорати ба чунин кор даст заданро надошт. Чунин тарзи муносибатро ба дин ва диндорон ва умуман озодии вичдон ё худ ақида як ҷизи муқаррарӣ медонистанд. Қарib ҳама дар ҷомеъа ин ҷизро қабул доштанд. Вале имрӯз гуфта метавонем, ки дар ҳамон замонҳо буданд ашхосе, ки бо роҳи сиёсӣ аз ҷумла, бо нашрияҳои худ барои бозпас гирифтани ҳукуқҳои аз дастрафтai худ аз ҷумла, ҳукуқи озодии баён ва озодии ақида алайҳи низоми мазкур муқовимат мекарданд.

Соли 1985 ба дасти мақомоти амниятии Шӯравӣ шумораи якуми рӯзномае бо номи «Ҳақиқати Ислом» мерасад. Дар он дар бораи маросими ҳаҷ, қурбонӣ ва аҳкоми он аввалин маротиба аз тариқи нашрияи маҳсусе маълумоти муфассал дода шуда буд. Иттилоот ҳарактери таблиғӣ дошт. Танҳо дар як ҷои мақола аз мусалмонон ҳоҳиш шуда буд, ки аз давлат талаб кунанд то ба онҳо иҷозати ҳаҷ карданро дидҳанд. Бо вучуди он, ки дар он калимае ҳам алайҳи соҳти Шӯравӣ,

алайҳи ҳизби коммунист наомада буд, vale аз Москав барои намояндагони худ дар Тоҷикистон бонги ҳатар эълон карданд. Ҳамаро ба по ҳезонданд. Шумо чӣ кор мекунед? Дар Тоҷикистон нерӯе арзи вучуд кардааст, ки ҳатто нашрияи худро дорад. Аммо шумо ҳабар надоред. Ин чӣ гап?

Дар арафай ҷашни 31-солагии таъсиси ҲНИТ ва рӯзи ҷаҳонии озодии баён дар сӯҳбате бо устод Сайд Абдуллоҳи Нурӣ мо аз таърихи аввалин нашрияи Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон пурсон шудем.

Соли 1973 дар 20 апрел vakte, созмони худ «Наҳзати ҷавонони Исломии Тоҷикистон»-ро таъсис додем, кӯшиш мекардем, ки аз маҳбубияти он, ба ҷуз аз аъзои он қаси дигар ҳабардор набошад, - гуфт дар оғози сӯҳбат устод С.А.Нурӣ. Барои ҳамин ҳам таблиғоту ташвиқотамонро дар доираи маҳдуд, дар шакли сӯҳбат, дарс, даъват мебурдем. Баъдан аз шаклҳои дигари корҳои сиёсӣ, яъне баҳсу мунозираҳо, суханрониҳо дар ҷамъомадҳои маҳсус, ба ҳусус мавлуди Расули Ақрам (с), васеъ истифода мекардагӣ шудем. Баъдан ҳис кардем, ки ин тарзи муборизаи сиёсӣ ҳуб аст, vale доираи на ҷандон васеъро дар бар мегирад. Барои расидан ба аҳдофамон ин кофӣ нест. Аз ин рӯ дар фикри таъсиси як нашрияи маҳсуси худӣ шудем. Ва ҷони онро соли 1985 бо номи «Ҳақиқати Ислом» шурӯъ кардем. Ба шумо маълум аст, ки дар он замон алайҳи динҳо ба ҳусус дини мубини Ислом як таблиғоти густурдае ба роҳ монда шуда буд. Дар зехнҳои мардум шубҳаҳоеро оиди дини Ислом ҷой карда буданд. Аз ин рӯ мо лозим донистем, ки ҳақиқати Исломро тавассути ҳамон нашрия ба мардум бирасонем. «Ҳақиқати Ислом» моҳнома буд. Аввалан дасти онро навишта паҳн мекардем. Баъдан панҷ мошинкаи ҷопиро ҳеле ҳам ба тарики пинҳонӣ ба даст овардем ва ба панҷ ҷо тақсим кардем. Масъулияти навиштану таҳлил кардани мақолаҳоро бародар Айёмидин ба ўҳда дошт. Албатта ман аз мазмуну мундариҷаи мақолаҳо огоҳ будам. Ҳудам барои ин моҳнома мақола менавиштам. Дар ёдам ҳаст, ки ҳамон вақт дар бораи рӯза мо як мақола навишта будем. Дар он замон бар зидди рӯза мошинаи

таблиғотии давлат як муборизаи густурдаеро ба роҳ монда буд. Мо бо такя ба як иқдоми олимӣ амриқӣ, номаш ҳоло ҳам дар ёдам ҳаст, Моук Фоден, ки як санаторияе дошт ва бисёр қасалиҳоро, аз ҷумла, заҳми меъдаро ба воситаи рӯзагирӣ табобат мекард, як мақола навиштем. Фоден дар рисолаи ҳуд таъкид карда буд, ки рӯзагирие, ки дар Ислом ҳаст, ба ғайр аз ҷиҳатҳои рӯҳонӣ ва ибодиаш, ҷиҳатҳои шифоӣ низ доштааст. Ин ҷизи барои ҷомеъаи Тоҷикистон нав буд. Дар замоне, ки масъулини давлатӣ, ки ҳуд мусалмон буданд ва расман зидди рӯзагирӣ мебаромаданд, мардум ҳуд меҳонд, ки чӣ гуна намояндаи як дини дигар, ба замми он олим, рукни рӯзагириро дар Ислом муфид медонад ва тайид мекунад.

«Ҳақиқати Ислом» пинҳонӣ 17 шумора ба нашр расид. Баъди он, ки дар соли 1986 аксари дастандаркорони он, аъзои ҲНИТ ба ҳабс гирифта шуданд, чопи он низ қатъ гардид. Баъдтар охири солҳои 80-ум ва аввали солҳои 90-ум ба таври пинҳонӣ як мачаллаи дигар бо номи «Ҳидоят» ба нашр мерасид. Устод Муҳаммадшарифи Ҳимматзода, вакили мардумӣ дар Маҷлиси Намояндагони МОТ, ки дар он солҳо яке аз роҳбарони Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт, дар сӯҳбат бо мо дар ин бора ҷунин гуфт: Мо пеш аз таъсис додани «Наҷот» як мачаллае бо номи «Ҳидоят» доштем, ки дар понздаҳ рӯз як маротиба бо ҳуруфоти форсӣ нашр мешуд. Онро дар мошинкаҳои форсӣ чоп мекардем ва нусхаашро бо дастгоҳҳои фотокопӣ зиёд мекардем. Мачалла дар варакаҳои А4 дар ҳудуди ҳашт саҳифа чоп мешуд. Ба ин кор мо баъди дар Астрахан соли 1990 ба қайд гирифта шудани ҳизб шурӯъ кардем. Бо вучуди он ки фаъолияти ҳизб дар Тоҷикистон манъ карда шуд, мачаллаи «Ҳидоят» ба таври ғайрирасмӣ чоп ва пахн мегардид. Баъди ба қайд гирифта шудани ҳизб дар Тоҷикистон мо дар пайи таъсиси нашрияи он гаштем».

Дар бораи он ки номи нашрияи ҳизбӣ барои чӣ «Наҷот» гузошта шуд, устод Сайид Абдуллоҳи Нурӣ нақли ачибе кард: Номҳои зиёде пешниҳод шуданд. Аз ҷумла, «Ҳақиқати Ислом», «Ҳидоят», «Нури ҳақ»

ва гайра ва ҳоказо. Аммо аксар бародарон ва банда низ майл ба он доштем, ки номи онро «Наҷот» гузорем. «Наҷот» аз чӣ ва ё аз кӣ? Дар умум наҷот аз ҳама бадиҳо ва шайтанатҳои зиндагӣ. Аз сӯи дигар агар шумо ба тарзи навишти форсии қалимаи наҷот дикқат дид, мебинед, ки бо ҳарфҳои «нун», «ҷим», «алиф» ва «те» навишта мешаванд. Инҳо айнан ҳамон ҳарфҳо ҳастанд, ки қалимаҳои номи аввалин созмони мо бо ин ҳарфҳо оғоз мешавад, «Наҳзати Ҷавононии Исломии Тоҷикистон». Чӣ тавре, ки дар боло гуфтем, Наҳзати Ҷавонони Исломии Тоҷикистон ин оғози ҲНИТ буд. Ҳамин тариқ «Наҷот» ёдэ аз он созмони аввалия низ ҳаст. Асрори инро ман ҳатто дар байни аъзои ҳизб то таҷлили ҷашни 30-солагии таъсисёбии ҲНИТ нагуфта будам.

Баъди ба истиқлолият расидани қишвари азизон дар Тоҷикистон чун занбурӯғҳои баъди борон, созмонҳои муҳталифи ҷамъитию сиёсӣ бо нашрияҳои худ, инчунин нашрияҳои ҳусусӣ арзи вучуд кардан гирифтанд. ҲНИТ дар охири соли 1991 расман ба қайд гирифта шуд. Аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистон як ҳизби динӣ - сиёсӣ аз барномаву ҳадафи худ тариқи нашрияи хоси худ мардумро оғаҳ месоҳт, рӯирост аз камбуҷиҳо ҳарф мезад ва пайи ислоҳи он даъват мекард. Ин нашрияи ҲНИТ акнун дар фаъолияти таблиғотии худ танҳо набуд. Нашрияҳое, ки дар боло зикрашон кардем, аз ин ба баъд дигар ошкоро масъалаҳои доги рӯзро дар саҳифаҳои худ матраҳ мекарданд. Баъзе таҳлилгарони сиёсӣ, муҳаққиқони ҳамон вақт мегуфтанд ва ҳоло ҳам нуқтаи назар доранд, ки дар оғози ҷангӣ шаҳрвандӣ қабл аз ҳама ҷасоити ахбори умум гунаҳкоранд. Зоро онҳо буданд, ки мардумро ба таҳrik оварданд ва бародарро ба муқобили бародар шӯронданд. Олимону коршиносони дигаре ҳастанд, ки ақидаро ботил медонанд ва сабабҳои сарзадани муқовимати сиёсӣ-низомиро дар Тоҷикистон дар дигар омилҳо мебинанд. Ва бояд гуфт, ки онҳо ҳақ низ ҳастанд. Зоро агар нек нигарем, Тоҷикистон ягона давлате набуд, ки дар 15-20 соли охир таҳаввулоти азимеро аз сар гузаронид ва тақдири ҳуనин дар пешорӯи худ дошт. Вокеаҳои нимҷазираи Балкан, рӯйдодҳои Қавқоз,

Афғонистон, Ирок баёнгари дурустии ақидаи болоӣ ҳастанд. Барои касе ё абаркудрате лозим буд, ки «об лой бошаду моҳӣ гирифта шавад». Хуб, ба ҳар ҳол ин мавзӯи дигар аст.

Чанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба матбуоти тоҷик низ таъсири амиқ гузошт. Васоити ахбори умум баъди оғози ҷанг асосан ба ду сангар чудо шуданд. Тарафдорони ҳукumat ва муҳолифони ҳукumat.

Ҳамин тариқ агар муҳтасаран ба ёд биёрем, то оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба гайр аз ҳафтномаи «Начот», ки органи чопии ҲНИТ ба шумор мерафт, боз нашрияҳои дигари расмие низ буданд, ки дар таҳия ва чопи онҳо аъзои ҲНИТ саҳми бевосита мегирифтанд. Яке аз онҳо «Паёми Ҳақ» ном дошт, ки муассис ва сардабири нахустини он узви дар он солҳо фаъоли ҲНИТ Давлати Ӯсмон буд. Бархе аз муҳаққиқон бар онанд, ки «Паёми Ҳақ» бо дарназардошти хронологияи дар ниҳодҳои марбутаи қишвар сабти ном шуданаш нахустин нашрияи хусусӣ дар Тоҷикистон будааст. Аз сӯи дигар устод Сайд Абдуллоҳи Нурӣ дар он солҳо яке аз роҳбарони ҳаракати исломӣ дар Тоҷикистон сармуҳаррири нахустин нашрияи расми ташкилоти динии аз ҷониби ҳукumat эътирофшуда – қозиётро, ки баъдан бо номи муфтиёт ва акнун бо номи Маркази Исломӣ амал карда истодааст, ба ӯҳда гирифт. «Минбари Ислом» бо имзои Сайд Абдуллоҳи Нурӣ аз январи соли 1992 то моҳи майи ҳамон сол 8 шумора аз чоп баромад. Нашрияҳои «Начот», «Паёми Ҳақ» ва «Минбари Ислом» аз ҷумлаи он нашрияҳоे буданд, ки аз ҳама бештар барои барқарории ҳуқуқҳои аз дастрафтаи мусалмонони қишвар, таъмини озодии ақида, озодии сухан ва матбуот қӯшишҳо ба ҳарҷ додаанд.

Охирҳои соли 1992 дигар ҳеч кадом аз ин нашрияҳо аз чоп намебаромад. Зоро муқовимати сиёсӣ акнун рӯи рост ба амалиёти ҷангӣ табдил ёфта буданд. Ҳодимон ва дастандаркорони нашрияҳои мазкур ба хотири зери таъқибу шиканча қарор нагирифтанд ва ҳатто аз марги ногузир ҳудро начот додан, аз қишвари дар ҳоли ҷанг қарордошта ҳичрат қарданд ва ҷойҳои амнтареро мақари зисти муваққатии ҳуд

интихоб намуданд. Аз он нашрияҳои сершуморе, ки дар арафаи ҷанги шаҳрвандӣ арзи вуҷуд карда буданд ва бо төъдоди зиёд нашр мешуданд, ба зудӣ танҳо яке аз онҳо, «Чароги рӯз» овоз баланд кард. сардабири он Додочони Атоулло бо вуҷуди мушкилотҳои зиёди иқтисодиву амниятӣ ва равонӣ тавонист, ки «Чароги рӯз» дар маскав сабти ном бишавад, ба табъ бирасад ва ҷаҳонро аз ҳақиқати воқеаҳои Тоҷикистон то андозае огоҳ намояд.

«Наҷот» ва дигар нашрияҳои ҲНИТ бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла, пахну парешон шудани ходимони он, набудани имкониятҳои моливу техникӣ ҷанд муддат натавонистанд барои оммаи васеъ ҳонандагон аз худ дарак диханд. Раҳбарияти ҲНИТ ва дигар аҳзобу созмонҳое, ки дар як Ҷамъиёти Ҳарон ҳичрат карда буданд. Азбаски оммаи васеъ ҷонибдорони онҳо ба вилоятҳои шимоли Афғонистон паноҳанда шуда буданд, онҳо лозим донистанд, ки дар миёни муҳоҷирин корҳои таблиғоти сиёсиро барои ба даст оварданӣ аҳдофи хеш, яъне сулҳо ва бозгашти сарбаландона ба Ватан идома бидиханд. Сарпарастии муҳоҷирини иҷбориро, ки төъдоди онҳо қариб ба 100 ҳазор нафар мерасид, дар вилоятҳои ҳамҷавори Тоҷикистон, Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон ба ӯҳда гирифт. Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон ин созмони сиёсӣ-низомие буд, ки дар натиҷаи якҷо шудани намояндагони дигар аҳзоби муҳолифини ҳукумати Тоҷикистон, ки дар Афғонистон ба сар мебурданд, таъсис ёфт. Ҳаракати Наҳзати Исломии Тоҷикистон дастёбӣ ба сулҳи одилона ва бозгашти шарафмандона ба Ватанро ҳадафи асосии худ эълон кард. Барои расидан ба ин аҳдофи худ раҳбарияти ҲНИТ аз тамоми имконияту воситаҳои мавҷуда самаранок истифода мебурд. Аз ҷумла, матбуотро яке аз воситаҳои муҳими таблиғу тарғиб дониста барои фароҳам овардани шароити корӣ қӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ доданд. Албатта дар шароити Афғонистони дар ҳоли ҷанг ҳеч имкон надошт, ки рӯзномаву ҳафтномаҳо ба таври маъмулӣ чоп бишаванд. Мушкили нахустин ва

асосӣ ин набудани чопхона буд. Вале рӯзноманигороне, ки иҷборан муҳочир шуда буданд, тарики дастӣ шурӯъ карданд ба навиштани рӯзномаҳо. Масалан журналисти шинохтаи тоҷик Муҳиддин Идизода, ки худ низ паноҳанда дар Афғонистон буд, ҳамчун сармуҳаррири ҳафтномаи «Наҷот» таҷрибан ҳар ҳафта дар ҳачми 8 саҳифаи А3 «Наҷот»-ро дар ҳаштнухса дар ҷойҳои бонуфустарини муҳочирнишини тоҷик барои хондан муҳайё месоҳт. «Наҷот»-и ҳичрат қариб, ки ба тамоми талаботҳои як рӯзномаи дар чопхонаҳо ба нашр расида ҷавобгӯ буд. Ҳатто ҳарфҳои он барои хоно шуданашон дастӣ ба таври ҷопӣ навишта мешуданд. Ба ҳамин шакл, ба ҳамин тартиб нашрияҳои дигаре низ зери унвони «Паёми муҳочир», «Садои муҷоҳид» ва ғайра дар байнини муҳочирин ба табъ мерасиданд.

Охирҳои соли 1993 ба роҳбарияти ҲНИТ мүяссар шуд, ки чопи «Садои муҷоҳид»-ро дар доҳили кишвар ба таври маъмулӣ, вале хеле маҳрамона ба роҳ монад. «Садои муҷоҳид» органи чопии нерӯҳои мусаллаҳи ҲНИТ ба шумор мерафт ва он асосан ба мақсади тарбияи сиёсӣ – динӣ ва ахлоқии размандагони ҲНИТ, баъдан ИНОТ ба нашр мерасид. Мавҷудияти чунин як нашрия на танҳо муҳочирин ва муҷоҳиддин, балки ахли ҷамъиятчиғии ҷаҳон, созмонҳои байналмилалиро низ дилпур мекард, ки ҲНИТ ҳаракатест меҳоҳад ба аҳдофи худ аз тарики роҳҳои дар ҷаҳони сиёsat эътироф шуда бирасад.

«Садои муҷоҳид» то моҳи апрели соли 1997 ба таври пинҳонӣ гоҳгоҳе ба нашр мерасид. Вале баъд аз он, ки як ҳайати баландпояи сиёсӣ-низомии ҲНИТ расман вориди кишвар шуд ва барои риояи шартномаҳои оташбас мусоидат мекард, «Садои муҷоҳид» ошкоро дар чопхонаи ноҳияи Ғарм (ҳоло Раҷт) моҳе ду маротиба ба табъ мерасид. Азбаски мавзӯи асосии саҳифаҳои онро мавзӯи дарёftи сулҳ ва насиҳату тарбияи муҷоҳидон ташкил медод, ҳукumatдорон низ қадом қӯшишҳои монеъагузорӣ барои чопи он накарданд. Нашри «Садои муҷоҳид» баробари расман ҳалъи силоҳ шудану ба соҳторҳои қудратӣ ва ҳаёти осоишта пайвастани собиқ размандагони ИНОТ қатъ шуд.

Ҳангоме, ки раҳбарияти ҲНИТ дар ҳичрат буд, дар хориҷ аз қишвар боз нашрияҳое ба табъ мерасиданд, ки онҳо на танҳо ҳаёти худи гарифуфтодагони паноҳандаро инъикос мекарданд, балки аз воқеаҳои доҳили қишвар ба муҳочирин иттилоъ медоданд, ҳатто қӯшишҳои таҳдил намудани самтҳои гуногуни фаъолияти ҳуқумат аз нигоҳи танқидӣ ба мушоҳида мерасид. Ба қатори чунин нашрияҳо моҳномаи «Пайки Пирӯзӣ», маҷаллаҳои «Пайғом» ва «Ҷайхун» (бо забони арабӣ) – ро ном бурдан мумкин аст. Ин маҷаллаҳо низ моҳе як маротиба дар хориҷ аз Афғонистон ба нашр мерасиданд. «Пайки Пирӯзӣ» бо он ҳусусияти худ фарқ мекард, ки нахустин рӯзномаи тоҷикӣ буд, ки аввалин маротиба дар таърихи матбуоти тоҷик сар то по ранга аз чоп мебаромад. Илова бар он нахустин рӯзномаи тоҷикие буд, ки маводҳои худро пурра ба ду ҳуруф: арабӣ ва сирилик чоп мекард. Сармуҳаррири он журналисти машҳури тоҷик Аҳмадшоҳи Комилзодаро дар олами журналистика инчунин ҳамчун муассис ва сармуҳаррири рӯзномаи «Растоҳез» мешиносад.

«Пайки Пирӯзӣ» ва дигар нашриҳои ҲНИТ баъди ба имзо расидани Созишномаи сулҳ фаъолияти худро расман қатъ карданд. Раҳбарияти ҲНИТ, рӯзноманигорони ин ҳаракат умедвор буданд баъди бозгашт ба Ватан ба зудӣ иҷозаи ба фаъолияти озод пардохтан дода мешавад ва нашрияҳои мазкур акнун дар Ватан расман ба фаъолият шурӯъ мекунанд. Вале ҳайҳот! Татбиқи Созишномаи сулҳ ба дарозо қашид. Ҳуқумат на ҳама вақт имконияти аз матбуоти расмӣ ва васоити аҳбори электронӣ васеъ истифода бурданро муҳайё мекард. Агарчанде дар намоиши телевизионии «Ваҳдат» ширкат карданро иҷозат медоданд, вале суханрониҳо «қайҷӣ» карда мешуданд. Бинобар ин, раҳбарияти ИНОТ лозим донист, ки маркази матбуотии худро расман дар қишвар таъсис бидиҳад. Аз моҳи марта соли 1998 маҳз дар назди ҳамин марказ нашрияе бо номи «Мужда» ба табъ мерасид. Тиражи он чандон зиёд набуд. Ҳамагӣ 50 нусха. «Мужда» ба шакли бүллетен чоп мешуд ва ба аъзои КОМ, ҳабарнигорон ва намояндагиҳои хориҷӣ, баъзе аз

созмонҳои байналмилалӣ тавзех мешуд. Дар соли 1998 дар дохили кишвар «Мужда» шояд ягона нашрияе буд, ки рӯи рост бе ягон тарсу ваҳм камбуҷидҳои дар фаъолияти ҳукумат ҷойдоштаро ба зери тозиёнаи танқид мегирифт, аз ҳукуқҳои шаҳрвандони кишвар, ки тавассути бархе аз мақомоти қудратӣ поймол мешуданд, дифоъ мекард. Бархе аз расонаҳои хабарии электронии ҷаҳон дар вақти гузориш додан аз воқеаҳои Тоҷикистон маъмулан аз ин бюллетени хабарӣ иқтибос меоварданд. Моҳи сентябри соли 1999 мақомоти марбутаи кишвар ба ҳафтаномаи «Наҷот» иҷозати дубора ба фаъолият пардохтанро доданд. Имрӯз қариб ҳамаи рӯзноманигорон ва муҳаққиқон чунин нуқтаи назар доранд, ки «Наҷот» 5 сол пеш дар кишвар ягона нашрияе буд, ки часурона ба мавзӯъҳои доги рӯз даст мезад ва кӯшишҳои зиёде дар ривоҷи ошкорбаёнӣ ва дифоъ аз ҳукуқҳои инсон ба ҳарҷ медод.

**«Наҷот», 29 апрел, 6 майи соли 2004**

# **ПИРИ ЖУРНАЛИСТИКАИ МУОСИРИ ТОЧИК СЕРМАҲСУЛТАРИН ДАР БАЙНИ НУХБАГОН**

Аз даврони донишҷӯям чакидаҳои қалами ўро чун очерку мақолаҳои журналистони машҳури он даври тоҷик Фоиб Қаландаров, Отaxon Латифӣ, Нурумӯҳаммад Табаров, Мутеъулло Наҷмиддинов, Ибод Файзуллоев, Бахтиёр Муртазоев, Шодон Ҳаниф, Шоҳмузаффар Ёдгорӣ баъди бо шавӯ мутолиа намудан ба хотири тақороран хондану омӯхтан аз саҳифаҳои рӯзномаҳои солҳои хафтодуми асри гузаштаи мелодӣ бурида ҷамъ мекардам. Боре тасмим гирифтам, ки дар ин ганҷинаи худ ҳисобу китоб гузаронам. Ва дидам, ки бештари он маводҳои гирдовардаи ман ба қалами устод Мазҳабшо Муҳаббатшоев тааллук доранд. Бале, шодравон Мазҳабшоҳ Муҳаббатшоев дар байни нуҳбагони журналистикаи муосири тоҷик сермаҳсултарини эшон ба шумор мерафтанд...

## **ПИРИ ДАСТГИР**

Баҳт ба рӯјам ҳандиду дар даврони истиқлол муддате бо ин марди хирадманду дурандеш ҳамкор будам. Мазҳабшо Муҳаббатшоев он вакт дар ҳафтаномаи «Тоҷикистон» муфассири сиёсӣ буданд. Ман ҳам навиштаҳоямро дар ҳамин ҳафтанома чоп мекардам. Ҳарчанд расман муваззаф набуданд, ки дар бораи ҳусну қубҳи навиштаҳоям чизе бигӯянд, вале ў ин корро баробари диданам бо як дилгармиву меҳру муҳаббати зиёд мекарданд. Баъди ҳар як сӯҳбати он кас нирӯи тозаеро дар вучуди худ эҳсос мекардам. Як фикри тозае дар ман пайдо мешуд. Маҳз бо маслиҳати он кас соли 2001 силсилаи мақолаҳоям «Афғонистон заҳмest бар ҷисми башарият»-ро навиштам. Ин силсилаи мақолаҳо баъдан дар соли 2002 сазовори Ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутии Иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон дониста шуд. Ва ман аз

Худованди бузург шукргузор ҳастам ва ифтихор дорам, ки ин мукофоти олии рӯзноманигории тоҷикро маҳз аз дасти ин Пирӣ журналистикаи даврони Истиқлол гирифтам. Барои чӣ Пирӣ журналистикаи даврони Истиқлол? Барои он, ки аз байни журналистони насли қалонсол ўбеш аз дигарон менавишт. Бо вучуди бемории хеле вазнин ўб менавишту менавишт. Оваҳ, чӣ гуна менавишт! Бархе аз ҳамсолони ўбо бо сабабҳои гуногун дар ин даврони хеле ҳассос ва барои миллат сарнавиштсоз аз майдони журналистика канорагирий карданд. Ва ё агар чизе ҳам менавиштанд он ҳам гоҳ-гоҳе. Вале ўб дарк мекард, ки донишу таҷрибаи дар замони шӯравӣ андӯхтаи ўб маҳз дар ҳамин даврони Истиқлол бояд мавриди истифодай насли нави журналистони тоҷик қарор бигирад. Аз як тараф ўб бо навиштаҳояш мекӯшид ҳисси ҳудшиносии миллатро боло бубарад, камбудиҳои даврони гузаришро ифшо созад, роҳи хубтареро барои пешрафти ҷомеъа нишон дидад, аз тарафи дигар бо ибрати шахсиаш ўб саъӣ менамуд, ки ҳамкасбони ҷавонаш дарки масъулиятиносӣ кунанд, журналистикаи тоҷикро ба сатҳи болотар бароранд.

## **ЛАҲЗАҲОИ ШИРИН ДАВОБАҲШИ БЕМОРИИ ҚАНД БУДАНД**

Моҳи сентябри соли 2002 як гурӯҳ журналистони тоҷикро барои ширкат кардан дар таҷлили солгарди рӯзи ба шаҳодат расидани сипаҳсолори бемисли асри бист зиндаёд Аҳмадшоҳи Масъуд ба Кобул даъват карданд. Дар байни онҳо устод Мазҳабшоҳ Муҳаббатшоев низ буданд. Рӯзи сафар ҳам фаро расид, то парвози тайёра ҷанд соат беш намонда буд. Аъзои ҳайат ҳама ҷамъ шуда буданд, ба ҷуз устод Мазҳабшоҳ. Аз ман ҳоҳиш карданд, ки ба ҳонаашош занг бизанаму бифаҳмам, чӣ гап шудааст. Гӯшаки телефонро худи устод бардоштанд. Қазияро ба он кас гуфтам. Бо як оҳангӣ узрҳоҳона гуфтанд, ки бо сабаби беморӣ наметавонанд чунин сафари дур ва ҷандрӯза дошта бошанд. Исрор варзидам, ки ба он ҷое, ки ҳайат ҷамъ шудааст, ба он ҷо биёанд.

Баъди ним соат устод дар он чо ҳозир шуданд. Маълум шуд, ки устод ҳанӯз ҳам паспорти хориҷӣ надоштаанд. Дар ҳамин ҳол изҳор доштанд, ки дидани Афғонистон яке аз орзуҳои деринаи ӯ буд, вале афсӯс, ки бо ин ду сабаб он дигар ҳеч вақт амалӣ наҳоҳад шуд. Инро гуфтанду лабонашонро чун одат ба ҳам фишурданд. Аз ин ҳолати устод чунин натиҷагириҷ шуд, ки майли он кас бештар ба рафтанд аст, то мондан. Азбаски дар ҳарду ҷониб ҳам устод баробар маъруфият доштанд, дар фурсати кӯтоҳ тамоми асноди сафар таҳия гардид ва он кас бори аввал ва баъдан, мутаассифона, маълум шуд, ки бори охир ба Афғонистон сафар намуданд. Дар Афғонистон зиёйёни ин кишвар устодро хеле хуб мешинохтаанд. Чун дар ҷаласаи таҷлили ёдбуди шодравон номашро ба забон оварда ба минбар даъваташ карданд, толорро мавчи қарсак фаро гирифт. Устод асосан дар бораи маъруфияти Аҳмадшоҳи Масъуд дар Тоҷикистон ҳарф заданд. Ҳамин, ки гуфтанд: « дар Тоҷикистон тибқи як оморе рӯзҳои баъди ба шаҳодат расидани Аҳмадшоҳи Масъуд , қариб 90 дар сади атфоли таваллудшударо Аҳмадшоҳ ё Масъуд ном мемонданд», толор ба по хесту наъраи такбир баланд шуд. Ашк дар ҷашмони хешу ақрабо ва наздикони Масъуд ҳалқа зад. Ин лаҳзаи суханронии устод аз тариқи ҷанд шабакаи телевизиони Кобул намоиш дода шуд. Устод дар ин ҳафт рӯзи сафар гули сари сабади маҳфилҳо буданд. Чунон хушҳолу болида буданд, ки ҳатто боре даст ба ҳалтачаи доруҳояш набурданд. Ҳудашон мегуфтанд, ки лаҳзаҳои ширине, ки ман дар Кобул ба сар бурдам, шояд болои бемории қанди ман фишор биёраду он ҷисми маро тарк намояд...

## ВАСИЯТНОМАИ ПИР

Соли 2004 ҷанд муддате сардабири ҳафтномаи «Наҷот» будам. Устод Мазҳабшо дар ин чо ҳам ба ман маслиҳатҳои муфид медоданд. Боре аз он кас ҳоҳиш кардам, ки барои «Наҷот» низ мақолае бинависанд. Ва устод навиштанд мақолаи «Андеша кун: фикрат тухм аст, ё ғилоғаки холӣ?»-ро. Аввалин касе, ки ба ин мақола баҳо доданд, сиёсатмадори

шинохтаи точик шодравон устод Саид Абдуллоҳи Нурӣ буданд. «Беҳтарин мақолае, ки дар ин ҷанд соли охир ман дар матбуоти точик ҳондам, ҳамин мақолаи устод Мазҳабшоҳи Муҳаббатшоҳ буд. Ҷунин таҳлили амиқ ва ҳамзамон нозуки вазъи журналистикаи точик ва муносибати мансабдорон ба онро бори аввал дучор омадам», гуфтанд устод Нурӣ

Воқеъян ҳамин мақола ҳуди ҳамон сол дар як озмуни журналистони точик, ки бо ибтикор ва дастгирии Маркази Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) дар ҳамкорӣ бо Институти Ҷомеъаи Кушода-Бунёди Мадад (Фонди Сорос), Дафтари СММ оиди мусоидати бунёди сулҳ дар Тоҷикистон(UNTOP) ва Намояндагии тоҷикистонии Донишкадаи инъикоси масъалаҳои ҷанг ва сулҳи бритониёй (IWPR) баргузор гардид, беҳтарин мақолаи сол дониста шуд.

Бори дигар ин мақоларо мутолия мекунам, Ҳаёл мекунам, ки онро устод Мазҳабшоҳ дирӯз навиштаанд. Вале ҳайҳот, ин танҳо ҳаёл аст. Пай мебарам, ки ин танҳо як мақолаи оддӣ нест. Рисолати болотар аз ин дорад. Бале, васиятнома аст, васиятномаи Пири журналистони муосири точик...

«Нигӯҳ», 2007

## **МУНДАРИЧА**

<b>1. СУХАН ДОНИСТА ГҮ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ҲАНГОМА ЧИСТ? СУХАНИ РОСТРО ТАВҚИФ КАРДАНУ ИШТИБОҲРО БА «ОЗОДӢ» БАРОВАРДАН?.....</b>	<b>5</b>
<b>3. НИЗОӢ, ТЕРРОРИЗМ ВА РИСОЛАТИ РӮZNOMANIGORON.....</b>	<b>11</b>
<b>4. АБДУЛАЗИЗ АЛ – МАҲМУД: «КАДОМ ТЕЛЕВИЗИОН ҲАҚИҚАТНИГORTАР АСТ? «АЛ – ҶАЗИРА» Ё СИ ЭН ЭН (CNN) ?».....</b>	<b>16</b>
<b>5. ТЕРРОРИСТ ДИН ВА МИЛЛАТ НАДОРАД!.....</b>	<b>19</b>
<b>6. ДАР ӮЗБЕКИСТОН «ОИНА» - РО БАСТАНД. ЧАРО?.....</b>	<b>26</b>
<b>7. ҲОЛО АЗ 10 ЖУРНАЛИСТИ ТОЧИК 10 ВАЗИР НАМЕТАВОН СОХТ...32</b>	
<b>8. ИНЬИКОСИ ФАЪОЛИЯТИ ҲУКУМАТ ДАР ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА.....</b>	<b>38</b>
<b>9. ДАСТРАСӢ БА ИТТИЛООТ: МУШКИЛОТ ҲАСТ. РОХИ ҲАЛ ЧӢ? ....44</b>	
<b>10. САҲМИ НАШРИЯҲОИ ҲНИТ ДАР РИВОЧИ ОШКОРБАЁНӢ ВА ИШКИШОФИ МАТБУОТИ ОЗОД ДАР ТОЧИКИСТОН.....48</b>	
<b>11. ПИРИ ЖУРНАЛИСТИКАИ МУОСИРИ ТОЧИК.....56</b>	

**Султони Ҳамад**

**Низоъ, терроризм ва рисолати рӯзноманигорон.**

**(Маҷмӯаи мақолаҳо)**

**Муҳаррири таҳникӣ: Носирова Гулнора**

**Саҳифабанд: Тетюев Максим**

**Ба чоп 15.10.07 имзо шуд**

**Андоза 60x48 1/16. Коғаз 80 гр./м**

**Чопи оффсет. Адади нашр 200 нусха. Ройгон**

Дар типографияи хурди Маркази матбуотии ҷумҳурияйӣ  
ба табъ расидааст.

Тоҷикистон, Душанбе, кӯчаи Беҳзод, 20/1

# РОЙГОН

